



**МАҚОМОТИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ
ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**МАЪРӮЗАИ
ВАКОЛАТДОР ОИД БА
ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
БАРОИ СОЛҲОИ 2009-2010**

Чумхурии Тоҷикистон аз давраи соҳибистиқлол гаштани худ ҳуқуқу озодиҳои инсон, арзишҳо, принсипу меъёрҳои умумиэътирофшудаи байналмилалиро пос медорад.

Бо қабули Конститутсияи (Сарқонуни) Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳуқуқу озодиҳои инсон ба сифати арзиши олий эътироф шуда, онҳо муайянкунандай мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор ва ичроия гардида, ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин мешаванд. Дар сатҳи Конститутсия тамоми ҳуқуқу озодиҳои асосӣ танзими ҳамаҷониба пайдо кардаанд.

Дар ин давра аксарияти кулли санадҳои байналмилалии соҳаи ҳуқуқи инсон ба тасвib расида, барои амалишавии онҳо чораҳои даҳлдор андешида шуданд.

Бо ташаббуси Президенти Чумхурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфтани мақомоти маҳсус дар соҳаи ҳуқуқи инсон ҳамчун механизми иловагии ҳифз ва пешрафти ҳуқуқи инсон гувоҳи он мебошад, ки Тоҷикистони соҳибистиқлол баҳри эҳтиром, риоя, таъмин ва ҳифзи ҳуқуқи инсон аз тамоми имконияту воситаҳо истифода мекунад.

Фаъолияти мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ба он равона карда шудааст, ки ҷавобгӯи эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ буда, барои ҳифзу пешрафти ҳуқуқи инсон механизми самараҳаҳо бошад.

Маърӯзаи пешниҳодшуда аввалин маърӯзаи мақомоти навтаъсиси Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон мебошад, ки дар он ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқи инсон таҳлил ва тавсияҳои даҳлдор пешниҳод гардидаанд.

Итминон дорам, ки маърӯза мавриди баррасии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва умуман аҳли ҷомеа қарор гирифта, дар ҳамbastagӣ бо онҳо мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон баҳри эҳтиром, риоя, таъмин, ҳифз ва пешрафти ҳуқуқи инсон ба дастовардҳои назаррас ноил мегардад ва дар инкишофи минбаъдаи Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми босазои худро мегузорад.

**Бо эҳтиром,
Ваколатдор оид ба
ҳуқуқи инсон**

З. Ализода

МУНДАРИЧА

I. ҚИСМИ УМУЙ

1.1. Пешгуфтор.....	5
1.2. Зарурати таъсиси мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон.....	6
1.3. Вазифаҳои мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон.....	7
1.4. Принципҳои фаъолияти мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон.....	8

II. ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР СОЛХОИ 2009-2010

2.1. Сохтор ва ҳайати кормандони мақомоти Ваколатдор	9
2.2. оид ба ҳуқуқи инсон.....	
2.3. Натиҷаҳои фаъолият аз рӯи самтҳо.....	11
2.3.1. Муроҷиати шаҳрвандон.....	11
2.3.2. Такмили қонунгузорӣ.....	16
2.3.3. Баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу Озодиҳои инсон.....	16
2.3.4. Ҳамкорӣ: ҳадаф ва натиҷаҳо.....	17
2.3.5. Таҳлили вазъи ҳукуқҳои инсон ва санчишҳо.....	18

III. ВАЗЪИ РИОЯИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

3.1. Ҳукуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ.....	19
3.2. Ҳукуқ ба ҳаёт.....	23
3.3. Ҳукуқ ба даҳлнапазирии шахсӣ.....	24
3.4. Озодӣ аз шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқирқунандай шаъну шараф.....	26
3.5. Ҳукуқ ба озодии ибрози ақида ва воситаҳои ахбори омма.....	28
3.6. Ҳукуқ ба муттаҳидшавӣ дар ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ.....	30
3.7. Ҳукуқ ба меҳнат ва шароити одилонаю мусоиди меҳнат.....	32

3.8.	Хукуқ ба таҳсил.....	33
3.9.	Хукуқ ба моликият ва манзил.....	35
3.10.	Хукукҳои занон, кӯдакон ва шахсони имкониятҳояшон маҳдуд.....	36
3.10.1.	Хукуқи занон.....	36
3.10.2.	Хукуқи кӯдакон.....	37
3.10.3.	Хукуқи маъюбон.....	39
3.11.	Хукуқи муҳочирони меҳнатӣ.....	40
IV.	ХОТИМА ВА ХУЛОСАҲО.....	42

I. ҚИСМИ УМУМЙ

1.1. Пешгуфтор

Маърӯзаи мазкур тибқи моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида, ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси миллӣ МАҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Прокурори Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад. Ҳамчунин Маърӯза барои дигар мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои гайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ, ки дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон фаъолият менамоянд ва аҳли чомеа пешбинӣ шуда, мавриди нашр қарор мегирад.

Дар Маърӯза фаъолияти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар 4 моҳи соли 2009 ва соли 2010, вазъи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давра мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Ҳадафҳои асосии Маърӯза иборат аст аз:

- шинос намудани мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот, созмонҳои байналмилалӣ ва чомеаи шаҳрвандӣ бо фаъолияти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар чор моҳи соли 2009 ва соли 2010, вазъи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давра;
- ба иттилоҳи чомеа расонидани моҳияту вазифаҳои мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва натиҷаҳои фаъолияти он дар ҳифз ва пешрафти ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаклу воситаҳои ҳифзи онҳо;
- таҳияи тавсияҳо оид ба бартараф намудан ва пешгирии вайронкунии ҳуқуқу озодиҳои инсон;
- такмили қонунгузорӣ ва таҷрибаи ҳуқуқтатбиқкунӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон;
- тақвияти ҳамкориҳои судманди мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва чомеаи шаҳрвандӣ.

Маърӯза аз қисмҳои зерин иборат аст:

I. Қисми умумӣ

II. Фаъолияти мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар солҳои 2009-2010

III. Вазъи риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

IV. Хотима ва хулоса

Дар қисми умумӣ зарурати таъсиси мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, нақш, салоҳият ва принципҳои фаъолияти ин мақомот инъикос ёфтааст.

Қисми дуюм ба фаъолияти мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар солҳои 2009-2010 бахшида шуда, масъалаҳои вобаста ба фаъолияти кадрҳо, сохтори ташкилӣ, натиҷаҳои фаъолияти аз рӯи самтҳои марбут ба муроҷиатҳои шаҳрвандон, такмили қонунгузорӣ, баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандон, ҳамкориҳо бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои гайридавлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва санчишҳои гузаронидашударо дар бар гирифтааст.

Вобаста ба самтҳои фаъолият талаботи қонунгузории амалкунанда, натиҷаҳои корҳои анҷомдодашуда, нишондодҳои оморӣ, дастовардҳо, мушкилоти ҷойдошта, таклифу пешниҳодҳо оид ба бартараф намудани монеаҳо ва беҳтар намудани вазъи мавҷуда баён шудаанд.

Қисми сеом «Вазъи риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ном дошта, бо дарназардошти муроҷиати шаҳрвандон, вазъи мавҷудаи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ичрои ӯҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон дар ин самт пешниҳод шуда, ҳуқуқу озодиҳои зерини инсон ва шаҳрвандро фаро мегирад:

- ҳуқуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ;
- озодӣ аз шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазоҳои бераҳмонаи гайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шаъну шараф;
- ҳуқуқ ба ҳаёт ва даҳлнопазирии шаҳсӣ;
- озодии ибрози ақида ва дастрасӣ ба иттилоот;
- ҳуқуқи муттаҳид шудан дар ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ;
- ҳуқуқ ба меҳнат ва шароити одилонаю мусоиди меҳнат;
- ҳуқуқ ба таҳсил;
- ҳуқуқ ба моликият ва манзил;
- ҳуқуқҳои занон, қӯдакон ва шахсони имкониятҳояшон маҳдуд;
- ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ.

Дар қисми чорум ҳулоса ва пешниҳодҳои мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон барои боз ҳам беҳтар намудани вазъи ҳуқуқу озодиҳои инсон, маърифатнокии шаҳрвандон, такмили қонунгузорӣ ва ҳамкориҳо бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои гайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ пешниҳод шудаанд.

1.2. Зарурати таъсиси мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

Дар Тоҷикистон мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон бо иқдоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфтааст. Президенти мамлакат ҳанӯз соли 2007 дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда буданд, ки «бо мақсади густариши минбаъдаи раванди демократиқонии ҷомеа, инчунин баланд бардоштани сатҳи ҳимояи ҳуқуқи инсон дар мамлакатамон вақти ҳалли масъалаи таъсис додани институти миллии Ваколатдори ҳуқуқи инсон расидааст. Ин сохтор ҳамчун яке аз институтҳои демократӣ бояд робита ва ҳамкории мақомоти давлатиро ба ҷомеаи шаҳрвандӣ боз ҳам тақвият дихад. Зарур аст, ки барои таъсиси чунин сохтор тадбирҳои ташкиливу ҳуқуқӣ андешида шаванд».

Баҳри амалӣ намудани ин иқдом Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия ва қабул гардида, аз 4 апрели соли 2008 мавриди амал қарор дода шуд.

Дар асоси Қонуни мазкур 27 майи соли 2009 бо ризоияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон таъин гардид ва аз он вақт ин мақомот амалан ба кор шурӯъ кард.

Таъсиси ин мақомот барои давлате, ки ҳадафҳои худро бунёди чомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёди дунявий эълон доштааст, аҳамияти ниҳоят бузург дорад. Зоро расидан ба ин ҳадафҳо танҳо тавассути эътироф, эҳтиром, риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд имконпазир аст.

Зарурати таъсиси мақомоти номбурда аз ҳадафҳои зикршуда бармеоянд, зоро мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон воситаҳои мавҷудаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро пурра намуда, комилан мустақил аст ва баҳри ҳифз ва пешрафти ҳуқуқи инсон аз тамоми имкониятҳо истифода мебарад. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» омадааст, ки Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон бо мақсади тақвияти кафолатҳои конститутсионии ҳимояи давлатии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мусоидат ба риоя ва эҳтироми онҳо аз ҷониби мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот (ҷамоат) ва шахсони мансабдори онҳо, роҳбарон ва шахсони мансабдори корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, новобаста ба шаклҳои ташкилию ҳуқуқиашон, таъсис дода шудааст.

Таъсиси чунин мақомот, ки воқеан институти чомеаи демократӣ мебошад, нишон дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи ҳифз ва пешрафти ҳуқуқи инсон пайваста қадамҳои устувор гузошта истодааст. Ин амал обрӯ ва эътибори ҷумҳурии моро дар миқёси байналмилалӣ афзун намуда, муносибати созмонҳои байналмилалӣ ва давлатҳои мутараққии ҷаҳонро, ки ба масъалаи риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон эътибори ҷиддӣ медиҳанд, бо Ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам беҳтар гардонид.

Фаъолияти зиёда аз яксолаи мақомоти Ваколатдор нишон дод, ки он ҷавобғӯи талабот ва дарҳости чомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии Тоҷикистон буда, барои ҳифз ва пешрафти ҳамаҷонибаи ҳуқуқу озодиҳои инсон механизми самарабахш мебошад.

1.3. Вазифаҳои мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

Тибқи моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазифаҳои асосии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон иборатанд аз мусоидат намудан ба:

- а) риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- б) барқарор намудани ҳуқуқу озодиҳои вайроншудаи инсон ва шаҳрванд;
- в) такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- г) баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, шаклҳо ва воситаҳои ҳифзи онҳо;
- д) ҳамкории мақомоти ҳокимиияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
- е) рушд ва ҳамоҳангсозии ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд.

Бо мақсади иҷрои вазифаҳои худ Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон маълумотро аз мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот (ҷамоат), корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо новобаста ба шаклҳои ташкилию ҳуқуқиашон, инчунин шаҳрвандони алоҳида, воситаҳои аҳбори омма ҷамъ ва таҳлил менамояд.

Барои пешгирӣ ва барқарор намудани ҳуқуқу озодиҳои вайроншудаи инсон ва шаҳрванд, ҳамчунин ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон воситаҳои зеринро истифода менамояд:

- қабул ва баррасии муроҷиати шаҳрвандон;
- таҳлили қонунгузорӣ ва амалии татбиқи он;
- санчиши риояи ҳуқуқи инсон, таҳлил ва омӯзиши ҳолатҳои ҳуқуқҳои риоянашуда;
- ҷамъбасту пешниҳоди тавсияҳо.

Ҳангоми баррасии муроҷиатҳо ва дар ҳолати ошкор намудани ҳолатҳои ҳалалдор шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон:

- шикояти шаҳрвандонро мустақилона ё якҷоя бо мақомоти салоҳиятдори давлатӣ месанҷад;
- барои барқарор намудани ҳуқуқу озодиҳои вайроншуда тавсияҳои худро ба мақомот ва шахсони мансабдори даҳлдор ирсол менамояд;
- ба мақомоти даҳлдор барои ба ҷавобгарии интизомӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ қашидани шахсони мансабдори давлатӣ, ки ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро риоя накардаанд, бо дарҳост муроҷиат менамояд;
- ба Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муайян намудани мутобиқати санадҳои меъёрии ҳуқуқии вобаста ба ҳуқуқи инсон ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарҳост муроҷиат менамояд.

Мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳамчунин дар роҳи баланд бардоштани маърифатнокии аҳолӣ дар самти ҳуқуқи инсон ва омодагии онҳо барои ҳимояи ҳуқуқҳояшон фаъолият мекунад.

1.4. Принсипҳои фаъолияти мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

Мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон фаъолияти худро дар асоси принсипҳои зерин амалӣ менамояд:

Мустақилият

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳангоми амалӣ намудани ваколатҳои худ мустақил буда, ба ягон мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот (ҷамоат) ва шахсони мансабдор ҳисботдиҳанда намебошад. Доираи фаъолияти қонунӣ ва ташкилии худро мустақилона муайян ва амалӣ менамояд. Дар асос ва бо тартибе, ки қонун муқаррар намудааст, дар бораи фаъолияти худ ва вазъи риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти даҳлдори ҳокимияти давлатӣ ҳар сол маърӯза пешниҳод менамояд.

Соҳибкасабӣ

Кормандони Дастангоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар асоси принсипи касбият ба кор қабул карда мешаванд. Онҳо дар давоми фаъолияти худ дониш, малака ва маҳорати касбиашонро тавассути иштирок дар машғулиятҳои дохиридоравӣ, курсҳои омӯзишиӣ, семинару конфронсҳо ва бо роҳи худомӯзӣ баланд

мебардоранд. Ҳар як корманд вазифаҳои худро бояд хуб донад, дар ичрои онҳо бегараз бошад, ба дигаргуниҳои соҳаи хуқуки инсон воқуниш нишон дода тавонад. Онҳо бояд ўҳдадориҳои мансабии худро сари вақт ва самаранок ба ҷо оварда, принсипи маҳфият ва зери ҳимоя қарор доштани иттилооти шахсии муроҷиаткунандагонро риоя намоянд.

Дастрасӣ

Маҳалли ҷойгиршавӣ, ҷадвали қабули барои муроҷиаткунандагон мувоғик, мавҷуд набудани бочи давлатӣ ва маҳдудиятҳо аз рӯи забон, нажод, миллат ва ташкили муҳити мувоғики кор мақомоти Ваколатдор оид ба хуқуки инсонро барои ҳар як фард дастрас гардонидааст.

Шаффоғият

Тартиби коргузорӣ ва қабули шаҳрвандон барои кормандони Дастгоҳ ва муроҷиаткунандагон фаҳмо ва содда буда, ҳар нафаре, ки муроҷиат кардааст, метавонад бо ҷараёни баррасии шикояти худ бевосита шинос шавад. Ваколатдор дар бораи фаъолияти худ ва вазъи хуқуки инсон ҷомеаро тавассути нашри ҳисботу маърӯзаҳо, мақолаю варакаҳои иттилоотӣ, китобҳо ва суханрониҳо дар воситаҳои аҳбори омма, конфронтсу семинарҳо хабардор менамояд. Ба наздиқӣ сомонаи интернетии Ваколатдор оид ба хуқуки инсон ба фаъолият оғоз менамояд.

Баробарӣ ва манъи табъиз

Ваколатдор оид ба хуқуки инсон ва кормандони Дастгоҳи он дар фаъолияти худ бо яқдигар ва бо муроҷиаткунандагон муносибати яхела доранд, ки ҳар гуна шакли табъизро аз рӯи ҷинс, забон, синну сол, қобилияти ҷисмонӣ ва равонӣ, вазъи иҷтимоӣ, миллат, мансубияти этникӣ ва эътиқоди динӣ истисно менамояд.

II. ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ХУҚУКИ ИНСОН ДАР СОЛҲОИ 2009-2010

2.1. Соҳтор ва ҳайати кормандони мақомоти Ваколатдор оид ба хуқуки инсон

Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 декабри соли 2009 №129-ғ барои мақомоти Ваколатдор оид ба хуқуки инсон дар маркази шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷ. Икромӣ-7 бинои алоҳида ҷудо карда шудааст. Дар маркази пойтаҳт ҷудо шудани бинои маъмурӣ барои дастрасии аҳолӣ ба мақомот мусоидат намуда, нуғуз ва аҳамияти онро баланд мебардорад.

Дар доираи төъдоди муайяншудаи кормандон (21 нафар хизматчиёни давлатӣ ва 15 нафар ҳайати хизматрасон) барои таъмини фаъолияти мақомоти Ваколатдор оид ба хуқуки инсон ва амалий намудани ваколатҳои ў Дастгоҳи Ваколатдор оид ба хуқуки инсон таъсис дода шудааст.

Дастгоҳ таъминоти хуқуқӣ, ташкилӣ, илмию таҳлилӣ, иттилоотию аҳборотӣ ва дигар фаъолияти Ваколатдор оид ба хуқуки инсонро амалий менамояд.

Кормандони масъули Даастгоҳ хизматчиёни давлатӣ мебошанд. Бинобар ин онҳо бо дарназардошти қонунгузории хизмати давлатӣ тариқи озмун ба кор қабул карда мешаванд.

Айни ҳол дар мақомот амалан 20 нафар хизматчиёни давлатӣ кор мекунанд, ки аз онҳо 7 нафарашон занон мебошанд. Ҳамаи хизматчиёни давлатӣ таҳсилоти олӣ дошта, аз онҳо 1 нафар номзади илм, 8 нафар дорои ду таҳсилоти олӣ буда, аз рӯи нишондоди тахассусӣ 15 нафар хуқуқшинос, 2 нафар сиёsatшинос, 1 нафар иқтисодчӣ, 1 нафар шарқшинос, 1 нафар омӯзгори забони англисӣ ва аз рӯи синну сол бошад то 28 - сола – 4 нафар, то 35 - сола – 3 нафар, то 45 - сола – 7 нафар, то 58 - сола – 6 нафаранд. Дар байни хизматчиёни давлатӣ тоҷикон 18 нафар, ӯзбекҳо 1 нафар ва дигар миллат 1 нафар мебошанд. Дар мақомот намояндагони тамоми минтақаҳои чумхурӣ фаъолият менамоянд, аз ҷумла намояндагони Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон – 2 нафар, вилояти Суғд – 3 нафар, вилояти Ҳатлон – 5 нафар, шаҳру ноҳияҳои тобеи чумхурӣ – 3 нафар ва шаҳри Душанбе – 7 нафарро ташкил медиҳанд.

Аз ин рақамҳо бармеояд, ки талаботи тахассусӣ нисбати кормандон дар мақомот риоя шудааст, аз ҷумла бо дарназардошти ҳусусиятҳои самти корӣ дар Даастгоҳ 80 фоизи кормандони масъул хуқуқшиносанд.

Соҳтори Даастгоҳи Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон аз шӯъба ва баҳшҳои зерин иборат аст:

- шӯъбаи ҳифзи давлатии хуқуқҳои сиёсӣ ва шаҳрвандӣ;
- шӯъбаи ҳифзи давлатии хуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ;
- шӯъбаи иттилоотӣ-таҳлилӣ;
- баҳши умумӣ ва хизмати давлатӣ;
- баҳши молиявӣ-ҳоҷагӣ.

Барои тақвият баҳшидан ба фаъолияти Даастгоҳ дар самти иттилоотӣ-таҳлилӣ, кор бо воситаҳои аҳбори омма, ҳамкорӣ бо ташкилотҳои гайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ зарурати таъсиси соҳтори алоҳида ба миён омад. Ин иқдом аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ ёфт ва бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 декабря соли 2010 №969 төъдоди кормандони масъул аз 17 то 21 нафар зиёд карда шуд. Шӯъбаи иттилоотӣ-таҳлилӣ таъсис дода шуда, кормандони он пас аз гузаштани озмун аз аввали соли 2011 ба кор шурӯъ намуданд.Faъолияти ин воҳиди соҳторӣ то соли 2013 тибқи маблағҳои грантии Ҳукумати Нидерландия ва аз соли 2013 аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешавад.

Барои таъмини фаъолияти босубот ва самараноки мақомот заминаҳои ҳуқуқию ташкилӣ муҳайё гардида, якчанд санадҳои дохилийдоравӣ таҳия ва қабул карда шуданд. Низомномаи Даастгоҳи Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Даастурамали коргузорӣ дар Даастгоҳи Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон, Самтҳои асосии фаъолияти кормандони Даастгоҳи Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон, Даастурамали тартиби баррасии муроҷиати шаҳрвандон дар мақомоти Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон, Низомномаи Шӯрои коршиносони назди Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон, Низомномаи Қабулгоҳҳои ҷамъиятии Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи чунин санадҳо мебошанд.

Дар ин давра Даастгоҳ бо воситаҳои зарурии корӣ, аз чумла мебел, компьютерҳо, воситаҳои алоқаи шаҳрӣ ва дохилиидоравӣ таъмин шудааст. Аз 19 компютер 11 адад бо интернет пайваст буда, аз моҳи марта соли 2010 шабакаи дохилиидоравии компютерӣ амал менамояд.

2.2. Натиҷаҳои фаъолият аз рӯи самтҳо

2.2.1. Муроҷиати шаҳрвандон

Муроҷиати шаҳрвандон тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон» ва Даствурамали тартиби баррасии муроҷиати шаҳрвандон дар мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон баррасӣ мегардад.

Мувоғики талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии зикршуда ба мақомот шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки ҳисоб мекунанд, ки ҳуқуқу озодиҳояшон халалдор шудаанд ё намояндагони қонунии онҳо дар давоми як сол аз лаҳзаи халалдор шудани ҳуқуқу озодиҳо ё аз ҳамон рӯзе, ки ба онҳо риоя нагардидани ҳуқуқҳояшон маълум шудааст, муроҷиат карда метавонанд.

Бо фармони Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар мақомот ҷадвали қабули шаҳрвандон тасдиқ карда шудааст, ки тибқи он Ваколатдор ва роҳбарони воҳидҳои соҳторӣ шаҳрвандонро қабул менамоянд. Инчунин рӯзҳои шанбе низ Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон бевосита шаҳрвандонро қабул мекунад.

Дар чор моҳи соли 2009 ва соли 2010 дар мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон 1543 муроҷиат, аз чумла 444 муроҷиати ҳаттӣ ва 1099 муроҷиати шифоҳии шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст.

Муроҷиатҳо аз сокинони шаҳри Душанбе – 206 адад, вилояти Хатлон – 66 адад, вилояти Суғд – 95 адад, ВМҚБ – 9 адад, шаҳру нохияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 54 адад, берун аз ҷумҳурӣ – 14 адад дохил шудаанд.

Муроҷиатҳои ҳаттӣ тибқи таснифот ба ҳуқуқу озодиҳои зерини инсон ва шаҳрванд тааллук доранд:

Ҳуқуқҳои алоҳидай инсон ва озодиҳои асосӣ:

- ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба озодӣ ва даҳлнопазирии шаҳсӣ – 4 адад;
- ҳуқуқ ба ҳаёти шаҳсӣ ва оиласӣ (даҳлнопазирии манзил ва муросилот) – 9 адад;
- ҳуқуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ – 89 адад;
- озодии вичдон ва дин – 6 адад;
- ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ ва сугуртаи иҷтимоӣ – 18 адад;
- ҳуқуқ ба сатҳи арзандай зиндагӣ (ҳуқуқ ба ҳӯрок, либос ва манзил) – 77 адад;
- ҳуқуқ ба меҳнат ва интиҳоби касб, ҳуқуқ ба шароити одилона ва мусоиди меҳнат – 22 адад;
- ҳуқуқ ба моликияти фаъолияти озоди иқтисодӣ – 49 адад;
- ҳуқуқ ба таҳсил, ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ, илм ва санъат – 8 адад.

Гурӯҳҳои алоҳидай одамон:

- хукукхой инсон ва мақомоти ҳифзи хукуқ (дастгиркуни худсарона ва гайриқонунӣ, озодӣ аз шиканча ва муомилаҳои дигари бераҳмона, хукуки инсон ҳангоми гузарондани таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ, хукуқ барои гузаронидани тафтишоти самараноки хукукҳои халалдоршуда) – 106 адад;
- хукукҳои шахсони аз озодӣ маҳрумшуда (муассисаҳои ислоҳӣ, муассисаҳои психиатрӣ ва р.) – 5 адад;
- хукуки гурезагон, шахсони бешаҳрванд, шаҳрвандони хориҷӣ – 9 адад;
- хукуки хизматчиёни ҳарбӣ, хукукҳои инсон ҳангоми даъватшавӣ ба хизмати ҳарбӣ ва адои хизмат – 2 адад;
- хукукҳои кӯдакон – 3 адад;
- хукуқ ба дараҷаи баландтари солимии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ – 1 адад;
- дигар масъалаҳо – 36 адад.

Дар муроҷиатҳои хаттии шаҳрвандон, ки дар мақомоти Ваколатдор мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд, нисбати қарор ё амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои зерин шикоят карда шудааст:

- мақомоти судӣ – 222 адад:
 - а) шикоят нисбати ҳукмҳои судӣ – 93 адад;
 - б) шикоят нисбати ҳалномаҳои судӣ – 129 адад.
- мақомоти прокуратура – 51 адад;
- мақомоти корҳои доҳилӣ – 39 адад;
- мақомоти амният – 11 адад;
- вазорату идораҳои дигар – 44 адад;
- мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ – 22 адад;
- мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот (ҷамоат) – 1 адад;
- мақомоти давлатҳои хориҷӣ – 1 адад;
- созмонҳои байналмилалӣ – 1 адад;
- дигар шахсони хукуқӣ – 52 адад (муроҷиатҳо оид ба мусоидат намудан дар ҳалли масъалаҳои гуногун).

Аксарияти муроҷиатҳои ба мақомоти Ваколатдор доҳилшуда муроҷиатҳо нисбати санадҳои судӣ мебошанд. Аз 444 муроҷиати воридгардида 222-тоаш оид ба норизо будан аз ҳукму ҳалномаҳои судӣ, кашолкорӣ дар баррасии парвандаҳоанд.

Аз 222 муроҷиати воридгардида дар 93 ҳолат шаҳрвандон оид ба норизо будан аз ҳукми судӣ бинобар таъин намудани ҷазои вазнин, нодуруст банду баст намудани кирдорҳои содиршуда, беасос ба ҷавобгарӣ қашида шудан, ҳангоми тафтишот таъмин накардан бо ҳимоя ва дар 129 ҳолат оид ба норизо будан аз ҳалномаҳои судӣ вобаста ба парвандаҳои гражданиӣ шикоят намудаанд. Аз ҷумлаи ин муроҷиатҳо 2 шикоят оид ба сари вақт дастрас накардани санади судӣ ва дар муроғиа танҳо қисми ҳулосавии ҳукмро эълон намудани судя, 1 шикоят оид ба вайрон намудани принципи адолати судӣ (баробарӣ дар назди қонун, баррасии парванда аз тарафи суди мустақил ва бегараз) ҳангоми баррасии парванда дар суд, 11 муроҷиат дар бораи ба кашолкорӣ роҳ додан дар баррасии парвандаҳо мебошанд.

Аз муроҷиатҳои воридгардида (11 муроҷиат) бармеояд, ки аксар вақт ҳангоми баррасии парвандаҳо аз тарафи мақомоти судӣ ба кашолкорӣ роҳ дода шуда, парвандаҳо сари вақт баррасӣ карда намешаванд. Аз ҷумла, шаҳрванд А.А. оид ба

барқарор намудан ба чои кори пештара ва рӯёнидани музди меҳнат барои давраи ноилоч ба кор набаромадан ба Суди нохияи И.Сомонии шаҳри Душанбе муроҷиат кардааст. Судяи Суди нохияи И.Сомонӣ бо таъиноти худ парвандаро аз рӯи тобеияташ ба маҳалли будубоши ҷавобгар ба Суди шаҳри Ҳуҷанд мефиристад. Аз моҳи июли соли 2010 то ҳол парвандаро дар Суди шаҳри Ҳуҷанд мавриди баррасӣ қарор дорад, вале ҳанӯз ҳам нисбати он қарори даҳлдор қабул карда нашудааст. Ҳол он ки қонун барои баррасии ин баҳсҳо мӯҳлати якмоҳа муқаррар намудааст.

Шаҳрвандон Б.Н. ва Ш.Н. муроҷиат карда, аз он шикоят намудаанд, ки даъвои онҳо оид ба рӯёнидани маблағ, ҷуброни товони зарари моддӣ ва маънавӣ муддати 8 сол аст, ки дар баррасии мақомоти судӣ мебошад.

Баррасии аризai даъвогии шаҳрванд В.Қ. оид ба баҳси манзил соли 1993 оғоз гардида, то соли 2007 давом кардааст.

Аризai шаҳрванд Ҳ.Қ. соли 2008 аз тарафи Суди нохияи Ёвон қабул ва мавриди баррасӣ қарор дода, баъдан ба Суди вилояти Ҳатлон ва аз он ба Суди нохияи Ҳурӯсон ва боз ба Суди нохияи Ёвон фиристода шуда, то ҳол нисбати он қарори даҳлдор қабул карда нашудааст.

Дар муроҷиатҳои ба мақомоти Ваколатдор воридгардида ҳолатҳои мавриди азобу шиканча қарор додани гумонбар-шудагон ҳангоми гузаронидани таҳқиқ ва тафтишоти ҷашакӣ иброз шудаанд. Аз шумораи умумии муроҷиатҳои воридгардида дар 14 ҳолат шаҳрвандон аз он шикоят намудаанд, ки онҳо ва ё наздиконашон дар рафти тафтишоти ҷашакӣ мавриди азобу шиканча қарор дода шудаанд.

Яке аз роҳҳои таъмин ва ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон истеҳсолоти ичро мебошад. Вазифаҳои асосии он икрои ҳатмӣ ва баҳангоми санадҳои судӣ оид ба баҳсҳои гражданий ва иқтисодӣ, ҳукм ва қарорҳои вобаста ба парвандҳои ҷиноятӣ дар бобати ситонидани ҷарима ва мусодираи молу мулк, инчунин дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун ичро намудани санадҳои дигар мақомот мебошанд.

Дар давраи фаъолияти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ба мақомот 9 муроҷиат оид ба ҳолатҳои аз тарафи судиҷроҷиён ичро нагардида ва дер ичро гардидани санадҳои судӣ ворид шудааст.

Шаҳрванди Федератсияи Россия Л.В. тавассути Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсони Федератсияи Россия ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намуда, доир ба муддати тӯлонӣ ичро нагардида ҳалномаи Суди шаҳри Ваҳдат аз 25 январи соли 1984, ки тибқи он даъвои шаҳрванд дар бораи рӯёнидани товони зарари ба саломатии ў расонидашуда қонеъ карда шудааст, шикоят намудааст. Муроҷиати ҷандинкаратаи шаҳрванд ба судиҷроҷиён ягон натиҷа набахшидааст. Судиҷроҷиён варақаи ичроро гӯё ба сабаби барҳам ҳӯрдани корхонаи ҷавобгар ва вориси ҳуқуқӣ надоштани он ба ситонанда баргардонидаанд. Дар натиҷаи санчиш маълум гардид, ки дар замини амволи Раёсати корҳои меҳаниконидашудаи **Иттиҳодияи лоиҳақаши** ва соҳтмонии «Тоҷикгидроэнергострой», ки дар давраи фаъолият намудани Л.В. дар он ба саломатиаш зарар расидааст, бо қарори Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи «УМР» таъсис дода шуда, аз қайди давлатӣ гузаштааст. Аммо собиқ иҷроҷии Суди шаҳри Ваҳдат, ин ҳолатҳоро дуруст насанҷида, варақаи ичроро ба суроғай ситонанда бармаҳал фиристодааст.

Шаҳрванд Д.К. дар муроциаташ оид ба ичро нагардидани ҳалномаи судӣ аз 28 августи соли 2003, ки тибқи он ӯ дар чои кори пештарааш бояд барқарор ва музди миёнаи дар давраи маҷбурий ба кор набаромаданаш рӯёнида мешуд, шикоят намудааст.

Таҳлили ин гурӯҳи муроциатҳо аз хунукназарии судичроҷиён, наандешидани чораҳои даҳлдори ҷавобгарӣ нисбати шахсони мансабдор ва шаҳрвандон барои ичро накардани санадҳои судӣ шаҳодат медиҳанд.

Аз муроциатҳои хаттӣ 217-тоаш ба баррасии мақомоти ҳокимияти давлатӣ фиристода, 60-тоаш таҳти назорати мақомоти Ваколатдор қарор дода шудааст. Аксарияти муроциатҳои ба мақомот таҳти назорат ирсолшуда сари вакӯ аз тарафи онҳо баррасӣ гардида, ба Ваколатдор оид ба чораҳои андешидашуда маълумоти даҳлдор ирсол карда шудааст.

Дар натиҷаи ҳамкории якҷояи мақомоти Ваколатдор бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ нисбати барқарорсозии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон чораҳои даҳлдор андешида шуданд.

Аз ҷумла, муроциати шаҳрванд М.К., сокини ноҳияи Қубодиён оид ба лату қӯб карда шудани бародараш М.М. аз тарафи С. ва У. ном шахсон ва аз тарафи Шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Ҷ. Румӣ рад намудани оғози парвандаи ҷиноятӣ нисбати гумонбаршудагон ба Прокуратураи вилояти Ҳатлон ирсол карда шуд. Дар натиҷа бинобар беасос ва ғайриқонунӣ будани қарор дар бораи рад намудани оғози парвандаи ҷиноятӣ он 11 феврали соли 2010 аз тарафи прокурори вилояти Ҳатлон бекор карда, нисбати Я.У. бо банди «а» қисми 2 моддаи 237 (авбошӣ) Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, барои гузаронидани тафтишоти пешакӣ ба шӯъбаи тафтишоти Раёсати корҳои дохилии вилояти Ҳатлон ирсол карда шуд.

Муроциати шаҳрванд X.X. дар бораи таркиши 13 ноябри соли 2006-ро муайян накардани мақомоти тафтишотӣ, ки дар натиҷа писари ноболиги ӯ ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштааст, барои андешидани чора ба Прокуратураи генералий ирсол карда шуд. Оид ба ҳодисаи мазкур Прокуратураи ноҳияи Рӯдакӣ 14 ноябри соли 2006 бо қисми 2 моддаи 104 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (одамкушӣ) парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда, баъди гузаронидани амалиёти тафтишотӣ, истеҳсолоти он ба сабаби муайян нашудани шахси ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидашаванда боздошта шудааст. 12 майи соли 2010 қарори боздошти тафтишоти пешакӣ бекор ва парвандаи ҷиноятӣ барои гузаронидани тафтишоти иловагӣ ба Прокуратураи ноҳияи Рӯдакӣ ирсол карда шуд.

Муроциати шаҳрвандон С.Н. ва В.А. дар бораи аз тарафи кормандони милитсия лату қӯб намудани О.В. ба Прокуратураи генералий ирсол гардид. Дар натиҷа муайян карда шуд, ки қарори таҳқиқбараандай қалони Шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи И.Сомонӣ А.И., ки аризаи шаҳрвандонро санҷида, оғози парвандаи ҷиноятиро рад намудааст, бинобар ғайриқонунӣ буданаш бекор карда, оид ба ҳолати лату қӯб шудани О.В. бо моддаи 112 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва барои пешбуруди тафтишоти пешакӣ ба Прокуратураи ноҳияи И.Сомонӣ ирсол гардидааст.

Муроциати шаҳрванд Қ.С. оид ба дуздонидани гӯсфандонаш ва масолеҳи соҳтмонӣ ва оид ба ҳодисаи мазкур аз тарафи сарнозири минтақавии Шӯъбаи корҳои

дохилии 1-уми ноҳияи Рӯдакӣ Н.С. ва баъдан сарваколатдори бахши кофтукови чиноятии ҳамин шӯъба гузаронидани санчиши рӯякӣ ба Прокуратураи генералий ирсол карда шуд. Дар натиҷа кормандони фаврии Шӯъбаи корҳои дохилии 1-уми ноҳияи Рӯдакӣ ба ҷавобгарии интизомӣ қашида шуданд ва санчиши минбаъдаи парвандаро Прокуратураи ноҳияи Рӯдакӣ идома додааст. Аз рӯи ҳодисаи мазкур 6 майи соли 2010 Прокурори ноҳияи Рӯдакӣ бо банди «а» қисми З моддаи 244 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дуздӣ) парвандаи чинойӣ оғоз намуда, барои пешбуруди тафтишоти пешакӣ ба Шӯъбаи корҳои дохилии 1-уми ноҳияи Рӯдакӣ ирсол шудааст.

Аз рӯи муроҷиати як гурӯҳ сокинони қӯчаи Н. Қаробоеви шаҳри Душанбе, ки дар он муроҷиатқунандагон аз хизматрасонии кормандони Ширкати саҳомии ҳолдингии кушодаи «Барқи тоҷик» ва кори ҳисобқунакҳои барқӣ норозигӣ баён намудаанд, ба директори Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баррасии масъалаи мазкур дарҳост ирсол карда шуд. Дар натиҷа аз тарафи нозирони мақомоти мазкур ва намояндагони Шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе асбобҳои баҳисобгирии сарфи барқ дар хонаи №12-и қӯчаи Н. Қаробоев аз назорати инспексионӣ гузаронида, муайян карда шуд, ки якчанд адади ин ҳисобқунакҳои барқӣ ба талаботи стандарт ҷавобгӯ нестанд. Нисбати корношоямии онҳо мутасаддиёни Ширкати саҳомии ҳолдингии кушодаи «Барқи тоҷик» огоҳонида шуданд. Инчунин маълум шуд, ки нозирони минтақавӣ маълумотҳоро дар варақаҳои пардоҳти маблағи истифодаи кувваи барқ аз пеши худ барзиёд менависанд.

Ба шаҳрванд П.Ҷ., ки оид ба масъалаи мавқуф гузоштани иҷрои ҳалномаи судӣ ва саривақт надодани варақаи иҷро аз рӯи баҳси манзил муроҷиат карда буд, барои сари вакт баррасӣ гардидани парванда ва гирифтани варақаи иҷро мусоидат карда шуд.

Аризаи шаҳрванди Ҷумҳурии Молдова С.В., ки тавассути Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсони Ҷумҳурии Молдова дар бораи расонидани қӯмак ба барқарор намудани шаҳодатномаи таваллуди ӯ ворид гардида буд, бо роҳи муроҷиат ба Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлия барқарор карда, ба дарҳостқунанда фиристода шуд.

Як гурӯҳ истиқоматқунандагони дәҳаҳои Зиндовуд ва Гандумпаяи шаҳри Панҷакент, ки ҷойи зисташон дар минтақаи ҳавғонк ҷойгир аст, бо аризаи дастҷамъона муроҷиат намуда, аз Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дарҳост намудаанд, ки барои қӯҷонидани онҳо ба минтақаи бехавф мусоидат намояд. Муроҷиати мазкур ба Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда, нисбати ин масъалаи ҷораҳои даҳлдор андешида шуд.

Шаҳрванд А.И. аз Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дарҳост кардааст, ки барои дастрас намудани нусҳаи таъиноти Суди ноҳияи Фарҳор ва мактуби Корхонаи давлатии фаръии техникии байниногоҳиявии ноҳияи Фарҳор мусоидат намояд. Бо дарҳости Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳучҷатҳои зикргардида ба суроғаи дарҳостқунанда фиристода шуданд.

Шаҳрвандон X.К. ва Т.М. аз Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дарҳост кардаанд, ки парвандаи чинойӣ нисбати шаҳрванд Д.О. беасос ва ғайриқонунӣ

боздошта шудааст. Аризай мазкур ба Прокуратураи вилояти Хатлон фиристода шуд. Дар натиҷа аз тарафи мақомоти мазкур қарор оид ба боздоштани парванда бекор ва барои тафтиши иловагӣ ба Шӯъбаи тафтишотии Шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Кӯлоб фиристода шуд.

Ҳангоми ба вилояти Суғд ба сафари хизматӣ рафтани кормандони Дастгоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Б.Д. ба онҳо муроҷиат намуда, қайд кардааст, ки ақди никоҳи онҳо аз ҷониби суд моҳи майи соли ҷорӣ бекор карда шудааст, аммо шавҳари собиқаш ба Б.Д. барои воҳӯрдан бо фарзандонаш иҷозат намедиҳад. Аз гуфтаи Б.Д. маълум гардид, ки аризай ӯро дар бораи муқаррар намудани ҷои зисти фарзандон суд қабул накардааст. Зимни гуфтугӯ бу раиси суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров М.А. аризай Б.Д. қабул карда шуд.

Дар солҳои 2009-2010-ум 1099 нафар шаҳрвандон ба мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон тариқи шифоҳӣ муроҷиат намудаанд. Ба онҳо ҳуқуқҳояшон ва инчунин воситаҳои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳояшон фаҳмонида шуданд.

2.2.2. Такмили қонунгузорӣ

Мусоидат дар такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳуқуқу озодиҳои инсон яке аз самтҳои дигари фаъолияти мақомот мебошад.

Дар солҳои 2009-2010 зиёда аз 114 санади меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла 85 лоиҳаи қонун оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалқунанда мавриди омӯзишу баррасӣ қарор дода шуда, ҳулосаҳо пешниҳод гардиданд.

Бо мақсади ба ҳам мувоғиқ гардонидани қонунгузории амалқунанда бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» лоиҳаҳои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси муроғиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси муроғиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроғиаи судии иқтисодӣ», «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бочи давлатӣ» таҳия ва баъд аз мувоғиқа бо вазорату идораҳо ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуданд.

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бевосита иштирок менамояд. Аз ҷумла, ӯ аъзои гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи лоиҳаи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мебошад.

2.2.3. Баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон

Ҷиҳати баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз воситаҳои гуногун, аз қабилии воҳӯриҳову сӯҳбатҳо бо аҳолӣ, конфронсҳо, семинарҳо ва мизҳои мудаввар бо иштироки намояндагони мақомоти

ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои гайрихӯкуматӣ ва созмонҳои байналмилалӣ, баромадҳо ва нашри мақолаҳо дар воситаҳои ахбори омма васеъ истифода карда шудааст.

Дар чор моҳи соли 2009 ва соли 2010 кормандони мақомот дар 52 конфронсу семинар ва мизи мудаввар, ки дар ҷумҳурӣ ва берун аз он оид ба мавзӯъҳои гуногуни ҳуқуқи инсон бахшида шуда буданд, иштирок ва сухан карданд. Аз ҷумла, дар якчоягӣ бо дигар мақомоту соҳторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар минтақаҳои мамлакат дар мавзӯъҳои ҳариду фурӯши одамон, механизмҳои байналмилалии мубориза бо шиканча, ҳукми қатл ва муаррифии фаъолияти мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон семинар-воҳӯриҳо гузаронида шуданд, ки дар онҳо кормандон оид ба нақши мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар масъалаҳои зикргардида маърӯзаҳо карданд.

Инчунин бо ташаббуси Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон конфронсу семинарҳо гузаронида шуданд. Аз ҷумла, ба муносибати 10 декабр – Рӯзи умумиҷаҳонии ҳуқуқи инсон конференсия дар мавзӯи «Таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон» гузаронида шуд.

Кормандони мақомот дар мавзӯъҳои вобаста ба муроҷиати шаҳрвандон, вазъи ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурӣ, нақши мақомот, нақши Конститутсия дар пешрафти ҳуқуқи озодиҳои инсон ва дигар мавзӯъҳо 14 маротиба дар барномаҳои шабакаҳои гуногуни телевизионӣ ва 6 маротиба аз тариқи радио сухан карда, дар рӯзномаю ҳафтномаҳо 10 мақола ба чоп расониданд.

Аз ҷумла, дар рӯзномаву ҳафтномаҳои «Садои мардум», «Курьер Таджикистана», «Азия Плюс», «Народная газета», «Фараж» дар мавзӯъҳои «Мо аз ҳама аризаҳо қабул мекунем», «Риояи ҳуқуқи озодиҳои инсон – шарти ҳатмии ҷомеаи шаҳрвандӣ», «Нарушаются ли права человека в Таджикистане», «Мы принимаем заявления от всех», «В Душанбе готовятся к Варшаве», «Санади барҷаста дар таърихи инсоният» мақолаҳо нашр намуда, инчунин аз тариқи «Шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон», «Ҷаҳоннамо», «Сафина» ва «Радио Тоҷикистон» дар бораи мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳамчун мақомоти ҳимоякунандай ҳуқуқи инсон, вазифаҳои он, салоҳияти ў ҳангоми санчиши муроҷиати шаҳрвандон, тартиби муроҷиат ба ў сухан карданд.

Ҳамчунин бо мақсади интишор додани иттилоот оид ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар шакли китобча (500 нусха), китобча ва буклет бо номи «Ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон чӣ тавр бояд муроҷиат намуд?» (1200 нусха) ва «Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон» (250 нусха) нашр шуда, ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва соҳторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ройгон тақсим карда шуданд.

2.2.4. Ҳамкорӣ: хадаф ва натиҷаҳо

Ҳамкории мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар фаъолияти якчояи ба ҳам судманди мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои гайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ зуҳур мейёбад.

Бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳамкориҳо асосан дар доираи амалӣ намудани нақшҳои якҷояи дорои хусусияти барномавӣ ва стратегӣ, баррасии лоиҳаи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва муроҷиати шаҳрвандон, инчунин гурӯҳҳои корӣ ҳамкорӣ карда мешавад. Робита ва ҳамкориҳо хусусан бо Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи генералӣ, Вазорати адлия, Шӯрои адлия, Суди конститутсионӣ, Суди Олий, Суди Олии иқтисодӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст.

Дар доираи ин ҳамкориҳо кормандони мақомот ҷиҳати иҷроӣ ӯҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон ба гурӯҳҳои корӣ оид ба омода намудани маърӯзаҳои миллӣ ба кумитаҳои СММ оид ба ҳуқуқи инсон ҷалб шудаанд. Аз ҷумла, кормандони Дастгоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар гурӯҳҳои корӣ дар бораи омода намудани Маърӯзаи умумии даврӣ (МУД), Маърӯзаи даврии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф ва Маърӯзаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба риоя намудани Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳимояи ҳуқуқи ҳамаи коргарони муҳочир ва аъзои оилаи онҳо, Маърӯзаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ фаъолият намуда, барои онҳо маълумоти даҳлдор пешниҳод карданд.

Созмонҳои байналмилалӣ ва ташкилотҳои гайридавлатӣ, ки дар ҷумхурӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон фаъолият менамоянд, дар ташкили фаъолият, баланд бардоштани иқтидори дохилии мақомот, расонидани кӯмаки техникий мусоидат намуданд. Аз ҷумла, дар ин кор Барномаи рушди СММ, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Шӯъбаи Тоҷикистонии институти Ҷомеаи Кушода – Бунёди Мадад, инчунин Ҳукумати Нидерландия, Ҳукумати Дания, Швейтсария, сафоратҳои ИМА ва Ҷумҳурии Федеративии Германия саҳм гузоштанд.

Дар ҷумхурӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон беш аз 50 ташкилотҳои гайридавлатӣ фаъолият менамояд. Мақомот бо онҳо робитаи қавӣ дошта, оид ба масъалаҳои гуногуни ҳамкорӣ ҳар семоҳа машварат мегузаронад ва баҳусус бо «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният», «Ҷомеа ва ҳуқуқ», «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ», «Маркази ҳуқуқи инсон», Фонди ҷамъиятии «Нота бене» ва Иттиҳодияи ҳуқуқшиносони ҷавон «Ампаро» ҳамкориҳо судманд ҳастанд. Дар самти маърифатнокии аҳолӣ, таҳлил ва таҳқиқи вазъи мавҷудаи ҳуқуқҳои инсон бо «Идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният», «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ» ва «Маркази ҳуқуқи инсон» меморандумҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст.

2.2.5. Таҳлили вазъи ҳуқуқҳои инсон ва санчишҳо

Кормандони мақомот дар санчиши рафти иҷроӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатҳои шаҳрвандон», ки дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияҳои Сино ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе гузаронида шуд, дар ҳайати гурӯҳи кории Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд.

Рӯзҳои 24 ва 25 августи соли 2010 бо мақсади таҳлили риояи ҳуқуқи беморони гирифтори касалиҳои рӯҳӣ, холати расонидани қӯмаки тиббӣ ба чунин беморон дар Беморхонаи чумхуриявии клиникии бемориҳои рӯҳӣ санчиш гузаронида шуд.

Дар натиҷаи санчиш муайян карда шуд, ки дар беморхона 635 нафар беморон бистарӣ мебошанд. Биноҳои беморхона таъмирталаб буда, беморон ба ҳӯроки серғизо ниёз доранд. Мутахассисони касбии соҳа намерасанд, таъминоти доруворӣ дар сатҳи паст қарор дорад. Нафақапулии беморонро хешу таборашон дар ҷои истиқомати онҳо гирифта, ба ҳабаргирии онҳо намеоянд ва ин боиси он мегардад, ки беморон солҳои тӯлонӣ аз беморхона берун намебароянд.

Аз ҷониби мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ичрои Барномаи системai давлатии омӯзиши соҳаи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 июни соли 2001 тасдиқ гардида буд, моҳҳои сентябр-декабри соли 2010 мавриди таҳлил қарор дода шуд. Барномаи мазкур бо мақсади ичрои Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабряи соли 1999 «Дар бораи таҳқими ҷараёни демократикунонии ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ дар ҷумҳурӣ» ва бо назардошти принсипҳо, ҳадафҳо ва вазифаҳои асноди асосии байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқи инсон ва даҳсолаи омӯзиш дар соҳаи ҳуқуқи инсон (солҳои 1995-2004) қабул шуда буд.

Натиҷаҳои таҳлил дар конференсия оид ба мавзӯи «Омӯзиши соҳаи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – дастовардҳо ва қадамҳои оянда», ки 10 декабряи соли 2010 бо дастгирии дафтари САҲА гузаронида шуд, мавриди муҳокима қарор гирифт.

Аз таҳлил ва натиҷаи конференсия бармеояд, ки барои баланд бардоштани сатҳи маърифати аҳолӣ дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон таҳия ва қабул кардани Барномаи нави таълимӣ барои солҳои 2011-2020 мувофиқи мақсад аст. Аз ин рӯ, мақомот тасмим гирифтааст, ки барномаи навро таҳия намуда, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

III. ВАЗЪИ РИОЯИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

3.1. Ҳуқуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон (м. 19) ба ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ додааст. Ҳар шаҳс ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди босалоҳият, мустақил ва бегараз, ки тибқи қонун таъсис ёфтааст, баррасӣ намояд.

Ҳуқуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ яке аз заминаҳои ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқи асосии инсон аст. Он бо якчанд санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон, аз ҷумла Эъломияи умуниҷаҳонии ҳуқуқи башар, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва дигар созишномаҳои байналмилалии қабулкардаи СММ эътироф шудааст.

Баамалбарории ҳуқуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ ошкоро будани муҳокимаи судӣ, баробарӣ дар назди суд, баррасии парванда аз тарафи суди босалоҳият, бегараз ва мустақили қонунан таъсисёфта, баррасии парванда мувофиқи тобеияти судӣ, риояи ҳатмии тамоми қоидаҳои мурофиаи судӣ, эҳтимолияти бегуноҳӣ, беэътибории

далелҳои бо роҳи азобу шиканча ва дигар усулҳои ғайриқонунӣ ба даст овардашуда, ҳуқуқ ба ҳимоя, ҳуқуқи истифода аз кӯмаки тарҷумон дар сурати надонистани забоне, ки дар суд истифода мешавад, таъмини ҳуқуқҳои мурофиавии иштирокчиёни мурофиа, имконияти шикоят намудан нисбат ба санадҳои судиро дар назар дорад.

Тибқи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон адолати судиро Суди конститутсионӣ, Суди Олий, Суди Олии иқтисодӣ, Суди ҳарбӣ, Суди Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, судҳои иқтисодии вилоятҳо ва шаҳри Душанбе ба амал мебароранд.

Комитети СММ оид ба ҳуқуқи инсон, Комитет оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва Комитети зидди шиканча дар рафти баррасии маърӯзаҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2005-2006) як қатор тавсияҳоро оид ба масъалаҳои таъмини кафолатҳои муҳокимаи одилонаи судӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд. Аз ҷумла, ворид намудани тағйирот ба қонунгузории мурофиавӣ бо мақсади таъмини риояи принципҳои асосии муҳокимаи одилонаи судӣ, таъмини кафолати мустақилият ва бегаразии ҳокимияти судӣ, гузаронидани ислоҳоти судҳои ҳарбӣ.

Бо дарназардошти ӯҳдадориҳои байналмилалӣ ва баҳри инкишофи минбаъдаи низоми судӣ, баланд бардоштани самаранокӣ ва шаффофияти мурофиаи судӣ, амалӣ гардонидани вазифаҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам чораҳо андешида мешаванд.

Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июни соли 2007 тасдиқ карда шудани Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ аз қабили ин чораҳо мебошад. Барномаи мазкур дар таҳқиму тақвияти ҳокимияти судӣ, такмили қонунҳои амалкунанда, қабули кодексу қонунҳои нав, таъсиси сохторҳои нави судӣ, ба монанди коллегияҳои судӣ оид ба парвандаҳои маъмурӣ ва оиласавии Суди Олий, судҳои вилоятӣ ва Суди шаҳри Душанбе, амалӣ намудани дигар чорабиниҳои соҳавӣ нақши назаррас дорад.

Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 январи соли 2011 бо мақсади таҳқими минбаъдаи ҳокимияти судӣ, баланд бардоштани нақши суд дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳимояи манфиатҳои қонунии давлат, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо, такмили сохторҳои судӣ, беҳдошти вазъи моддию ҳуқуқии мақомоти судӣ ва судяҳо, мукаммал намудани қонунҳо Барномаи нави ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013 тасдиқ карда шуд. Барнома қабули Кодекси одоби судяҳо, зиёд намудани мӯҳлати ваколати судяҳо, андешидани тадбирҳои зиддикорупсионӣ, беҳдошти вазъи иҷтимоию маишии судяҳо, таҷдиди назар намудани намудҳои ҷазои ҷиноятӣ ва ғайричиноигардонии баъзе кирдорҳо, қабули қонун дар бораи расонидани ёрии ҳуқуқиро пешбинӣ менамояд.

Қабули Кодекси нави мурофиавии ҷиноятӣ, ки аз 1 апрели соли 2010 мавриди амал қарор гирифт ва тибқи он як қатор ваколатҳои амрдиҳӣ вобаста ба мурофиаи ҷиноятӣ, аз ҷумла ҳамчун чораи пешгирӣ ба ҳабси пешакӣ гирифтан ба салоҳияти судҳо дода шуд, далели пешравии ҷумҳурӣ дар таҳқими ҳуқуқу озодиҳои инсон мебошад.

Амалӣ намудани Барномаи ислоҳоти судӣ-хуқуқӣ ва қабули Кодекси мурофиавии чиноятӣ ба таҳкими ҳокимияти судӣ мусоидат намуда, нақши онро дар амалисозии адолати судӣ, ҳифзи хуқуқу озодиҳои инсон баланд бардошт.

Ҳамон тавре қайд карда шуд, соли 2010 дар Суди Олӣ, судҳои вилоятӣ ва суди шаҳри Душанбе коллегияҳои судӣ оид ба парвандаҳои маъмурӣ ва оиласӣ таъсис дода шуданд. Бинобар ин микдори судяҳо ба 50 воҳиди корӣ зиёд карда шуд, ки ҳамаи онҳо дар Маркази таълимии судяҳо аз омӯзиш гузаштанд. Ҳамзамон сарбории судяҳо ду маротиба афзуд. Дар нӯҳ моҳи соли 2009 аз тарафи судҳои чумхурӣ зиёда аз 31 ҳазор парванда ва дар нӯҳ моҳи соли 2010 – 71168 парванда баррасӣ шудааст. Дар соли 2010 аз 5930 ҳукми нисбати 7491 кас қабулшуда ду ҳукми пурраи сафедкунанда ва 31 ҳукми қисман сафедкунанда бароварда шудааст.

Моҳи июни соли 2010 бо мақсади гуманизатсияи қонунгузории чиноятӣ ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳо ворид карда шудаанд, ки тибқи онҳо барои чиноятҳои иқтисодӣ ҳамчун алтернативаи ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ ҷазо дар намуди ҷарима муайян карда шудааст.

Барои таъмини ҳуқуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ асоси кофии қонунгузорӣ мавҷуд бошад ҳам, вале чи тавре ки амалия нишон медиҳад, баъзе проблемаҳо ва ҳалалдор гаштани ин ҳуқуқ низ ба назар мерасанд.

Аз ҷумла, дар ҳуҷраи кории судяҳо гузаронидани мурофиаҳои судӣ, аз мушоҳидачиён талаб намудани иҷозатнома барои иштирок намудан дар мурофиаи судӣ, дастрас карда натавонистани иттилоот ва ҳуҷҷатҳои судӣ, аз тарафи судяҳо нафаҳмонидани ҳуқуқи иштирокчиёни мурофиа оид ба шинос шудан бо протоколи маҷлиси судӣ, пурра эълон накардан ҳукми судӣ далели риоя нашудани принсипи адолати судӣ мебошад.

Сари вақт тайёр накардану ба тарафҳо насуоридани қарорҳои судӣ, дар мӯҳлати муайяншуда баррасӣ нагардидани парвандаҳои судӣ ва омода накарданӣ протоколҳои маҷлиси судӣ аз ҷумлаи дигар камбудию норасоиҳои фаъолияти судҳои чумхурӣ мебошанд.

Дар амалия ҳолатҳое низ вомехӯранд, ки судшавандаҳо дар мурофиаи судӣ дар бораи аз тарафи мақомоти тафтишотӣ барои гирифтани нишондодҳои худикрорӣ мавриди азобу шиканча қарор дода шудани онҳо хабар медиҳанд. Судя танҳо бо даъват намудани муфаттиш ба маҷлиси судӣ маҳдуд шуда, баъди аз тарафи муфаттиш инкор кардан ҳолати мавриди азобу шиканча қарор додани судшаванда дигар ягон чора намеандешад.

Санадҳои байнамилалӣ ва қонунгузории амалкунандаи чумхурӣ ба ҳар кас кафолат додааст, ки ҳудро шахсан ё ба воситаи адвокат ҳимоя намояд. Ҳуқуқ ба ҳимоя ҳуқуқи интиҳоби ҳимоятгар ва ҳуқуқ ба ҳимоятгари таъиниро дар бар мегирад. Дар парвандаҳое, ки иштироқи адвокат ҳатмӣ аст, қонун ройгон пешниҳод намудани ҳимоятгарро пешбинӣ намудааст.

Қонунгузорӣ имконияти расонидани ёрии ройгони ҳуқуқиро аз ҳисоби давлат асосан дар мурофиаҳои чиноятӣ пешбинӣ менамояд. Қонунгузории амалкунанда дар бораи адвокатура ва қонунгузории мурофиавии гражданӣ ба одамони камбизоат имконияти пурраи гирифтани ёрии ҳуқуқии ройгонро намедиҳад, меъёрҳои аниқи муайянкунандаи шахсоне, ки барои гирифтани ёрии ройгони ҳуқуқӣ аз давлат метавонанд кӯмак пурсанд, механизми аниқи бализомдарории муносибати байни

давлат ва адвокатура оид ба расонидани ёрии ройгони хукуқӣ муайян карда нашудааст.

Ҳаққи хизмати адвокатҳои таъинӣ аз буҷети маҳаллӣ пардохт карда, дар аксар мавридҳо ин пардохтҳо ба таъхир андохта мешаванд ё ин ки ба таври пурра пардохт карда намешаванд, ки ин боиси паст шудани сифати хизмат ва манфиатдор набудани адвокатҳо дар расонидани ёрии ройгони хукуқӣ мегардад.

Дар Барномаи нави ислоҳоти судӣ-хукуқӣ барои солҳои 2011-2013 ташкили низоми самарноки адвокатура дар назар дошта шуда, бо ин мақсад таҳия ва қабули қонун дар бораи расонидани ёрии хукуқӣ пешбинӣ шудааст, ки он метавонад барои таъмини ҳифзи ҳукуку озодиҳои инсон, амалӣ намуданиadolati судӣ, қабули санадҳои қонунии судӣ мусоидат намояд.

Аз натиҷаи таҳлилҳои дар ин самти гузаронидашуда ва баррасии муроҷиатҳо Ваколатдор оид ба хукуқи инсон барои боз ҳам беҳтар шудани вазъи риояи хукуқи инсон дар самти муҳокимаи одилонаи судӣ тавсияҳои зеринро пешниҳод менамояд:

- такмили минбаъдаи қонунгузорӣ ва таҷрибаи судӣ оид ба беҳтар намудани дастрасӣ баadolati судӣ;
- амалӣ намудани ислоҳоти соҳаи адвокатура бо мақсади ташкили низоми мукаммал ва тақмилёфтаи адвокатура дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таъмини дастрасӣ ба мурофиаҳои судии кушода ба ҳамаи шахсоне, ки таъмини муҳокимаи одилонаи судиро дар доираи талаботи қонунгузорӣ назорат менамоянд;
- дар сурати аҳамияти қалони ҷамъиятӣ доштани муроғиа, бо назардошти имкониятҳои техникӣ барои иштироки оммаи васеъ дар муроғиа андешидани чораҳои даҳлдор;
- баррасии имконияти ташкили ҳадамотҳои маълумотдиҳӣ дар судҳо;
- кор карда баромадани механизми самаранок оид ба пешгирии ҳодисаҳои бо роҳи азобу шиканча ба даст овардани нишондодҳо;
- таълими ҳамаҷонибаи принсипҳои умумиэтирофшудаиadolati судӣ ба хукуқшиносони ҷавон бо мақсади дар онҳо тарбия намудани маданияти эҳтиром ва риояи хукуқи инсон дар рафти муроғиаи судӣ;
- ба таври пайваста гузаронидани мониторинги мурофиаҳои судӣ бо мақсади беҳтар намудани риояи хукуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ;
- ба таври доимӣ гузаронидани барномаҳои таълими барои судяҳо, адвокатҳо, прокурорҳо оид ба омӯзиши стандартҳои байнамилалии муҳокимаи одилонаи судӣ.

Дар сатҳи қонунгузорӣ:

- дар Кодекси муроғиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудани кафолатҳои ёрии хукуқии ройгон ба шахсони камбизоат;
- дар буҷети ҷумҳуриявӣ муайян намудани пардохти ҳаққи хизмати ҳимоятгарони таъинӣ;
- таҳияи механизми муроҷиат ба маслиҳатҳонаҳои хукуқӣ барои гирифтани ёрии хукуқии ройгон оид ба парвандаҳои шаҳрвандӣ;
- аниқ муайян намудани меъёри камбизоатии шахсоне, ки барои гирифтани ёрии хукуқии ройгон дар парвандаҳои шаҳрвандӣ хукуқ доранд.

3.2. Ҳуқуқ ба ҳаёт

Мувофики моддаи 18 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар кас ҳаққи зиндагӣ дорад. Ҳеч кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳукми суд барои чинояти маҳсусан вазнин.

Ин ҳуқуқ бо санадҳои байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ эътироф шудааст.

Ҳуқуқ ба ҳаёт ҳуқуқи табиӣ ва ҷудонопазири ҳар як инсон буда, бо қонун ҳифз карда мешавад. Мазмуни ҳуқуқ ба ҳаёт аз он иборат аст, ки ҳеч қасро аз ҳаёт ҳудсарона маҳрум кардан мумкин нест, ба истиснои ичрои ҳукми суд барои содир намудани чинояте, ки барои он бо қонун чунин намуди ҷазо пешбинӣ карда шудааст. Инчунин ҳуқуқ ба ҳаёт давлатро ўҳдадор менамояд, ки тамоми ҷораҳоро баҳри он андешад, ки ҳаёти инсон зери ҳатар намонад ва тафтиши самараноки ҳодисаҳои кушторро таъмин намояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон принсипу меъёрҳои байналмилалиро эътироф намуда, сиёсати тадриҷан бекор намудани ҳукми қатлро ба амал бароварда истодааст. Шаҳодати ин сиёсати давлат оид ба кам кардани таркибҳои чиноят, ки барои онҳо ҳукми қатл пешбинӣ шудааст ва минбаъд пурра боздоштани татбиқи чунин намуди ҷазо мебошад.

Дар Кодекси чиноятии соли 1961 барои содир намудани 44 чинояти маҳсусан вазнин ҷазои қатл пешбинӣ шуда буд. Соли 1998 бо қабули Кодекси нави чиноятӣ шумораи моддаҳое, ки ҷазои қатлро пешбинӣ менамуданд, то 16 адад кам карда шуд.

1 августи соли 2003 ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйири иловаҳо ворид гардида, тибқи онҳо миқдори моддаҳое, ки ҷазои қатлро пешбинӣ намудаанд, то 5 адад кам карда шуда, ҳукми қатл ба занон ё шахсоне, ки то синни ҳаждаҳсолагӣ чиноят содир намудаанд, таъин карда намешавад.

Ҕазои қатл дар Кодекси чиноятӣ танҳо барои чиноятҳои одамкушӣ (қ. 2 моддаи 104), таҷовуз ба номус (қ. 3 моддаи 138), терроризм (қ. 4 моддаи 179), биотсиид (моддаи 399) ва генотсиид (моддаи 398) пешбинӣ карда шудааст.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми худ ба Парламенти мамлакат аз 30 апрели соли 2004 ба ичрои ҳукми қатл мораторий эълон кард ва 15 июли соли 2004 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи боздоштани татбиқи ҷазои қатл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро ба имзо расонид, ки мувофиқи он дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи ҷазои қатл ба мӯҳлати номуайян боздошта шуд.

Соли 2005 ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 58¹ илова карда, дар он якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ҳамчун алтернативаи ҷазои қатл муқаррар карда шудааст.

Бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2010 гурӯҳи корӣ оид ба таҳлили асосҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии мавҷудияти ҷазои ҳукми қатл дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон низ узви он мебошад. Гурӯҳи корӣ масъалаи зикргардида ва имконияти ба тасвиб расонидани Протоколи дуюми факултативии Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсиро мавриди баррасӣ қарор ҳоҳад дод.

Ба тасвиф расонидани ин Протокол барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки сиёсати ислоҳоти системаи қонунгузорӣ ва ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани қонунгузории миллиро пеш гирифтааст, аҳамияти қалон ҳоҳад дошт.

3.3. Ҳуқук ба дахлнапазирии шахсӣ

Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлат даҳлнопазирии шаҳсро кафолат медиҳад (моддаи 18). Ҳеч қасро бе асоси қонунӣ дастгир ва ҳабс кардан мумкин нест (моддаи 19). Ҳуқуқ ба озодӣ ва даҳлнопазирии шаҳсро Эъломияи умуничаҳонии ҳуқуки башар, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ низ кафолат додаанд.

Хукук ба озодӣ ва даҳлноразии шаҳс маънои онро дорад, ки ҳеҷ кас наметавонад худсарона ба ҳабс гирифта шавад, аз озодӣ ба файр аз асосҳои бо қонун муқарраршуда маҳрум карда шавад, дар бораи сабабҳои ба ҳабс гирифтани ва айби ба ў эълоншуда хабардор карда шавад, ҳар шаҳси ҳабсшуда ё боздоштгардида барои муайян намудани қонунӣ будани боздошти ў ба назди суд бояд таъчилан ҳозир карда шавад, агар дар натиҷаи гайриқонунӣ ба ҳабс гирифтани ё дар ҳабс нигоҳ доштан ҷабр дида бошад, ба ҷуброне, ки дорои эътибори даъво мебошад, ҳақ дорад.

Тибқи Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи соҳти конститутсионӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд имконпазир аст. Қонунгузорӣ маҳдуд намудани ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шаҳсро инчунин дар сурати дастгир шудан бо гумони содир намудани чиноят, дар асоси ҳалномаи суд татбиқ намудани ҷорӯрои мачбурии тиббӣ пешбинӣ менамояд.

Гарчанде стандартҳои байналмилалӣ ва санадҳои меъёрии хуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бе асоси қонунӣ дастгир ва ҳабс кардани шаҳсрӯ манъ кардаанд, вале аз ҳисоботҳои мавҷуда, аз ҷумла аз Маърӯзаҳо оид ба Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф ва таҳлили арзу шикоятҳои ба мақомот воридгардида бармеояд, ки дар баъзе ҳолатҳо вайронкунии хуқуқи инсон ҳангоми гузаронидани таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ (дастгиркунии худсарона, истифодай азобу шиканҷа ҳангоми гузаронидани таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ) роҳ дода мешавад.

Тибқи таҳлилхо ҳолатҳои вайрон намудани ҳукуқҳои инсон ҳангоми дастгиркунӣ ба баъзе номукаммалии қонун низ вобастаанд.

Қонунгузори мурофиавӣ мағҳуми «дастгиркуни вокеӣ»-ро муайян накардааст. Тибқи қонун кафолатҳои хифзи ҳуқуқи дастгиршуда аз ҳуқуқ ба ҳимоя ҳангоми дастгиршавӣ, ҳуқуқ ба мулоқот бо хешовандону наздикон, ҳуқуқ ба фахмонда дода шудани ҳуқуқҳо ҳангоми дастгиршавӣ иборат мебошад.

Қонун муайян кардааст, ки бъди ба мақомоти таъкиби чиноятӣ овардани дастгиршуда бояд протокол тартиб дода шавад. Дар ин ҳолат аз лаҳзаи воқеан дастгир шудан то тартиб дода шудани протокол вақти муайян мегузарад ва маҳз дар ҳамин давра дастгиршудагон баъзан мавриди шиканча қарор дода мешаванд.

Яке аз ҳолатҳои риоя нашудани ҳуқуқи инсон ҳангоми дастгиркунӣ риоя накардани ҳуқуқ ба ҳимоя мебошад. Мувофики қонун (моддаи 49 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон) ҳимоятгар аз лаҳзаи дар ҳаққи

гумонбар баровардани қарори оғози парвандаи чиноятӣ, инчунин аз лаҳзаи воқеан дастгир шудани ё, ба наздаш роҳ дода мешавад. Лаҳзаи дастгир шудан аз рӯи протоколи дастгиркунӣ муайян карда мешавад, ки дар амалия бо лаҳзаи воқеии дастгир шудани гумонбаршуда рост намеояд.

Таҳлили қонунгузории мавҷуда оид ба ҳуқуқи шахс ба ҳимоя нишон медиҳад, ки меъёрҳои ҳуқуқии дар Кодекси мурофиавии чиноятӣ муқарраршуда ба яқдигар мухолифат менамоянд. Чунончӣ, дар моддаи 94 пешбинӣ шудааст, ки баъди дастгир шудани гумонбар дар муддати 3 соат протоколи дастгиркунӣ тартиб дода, дар он ба ҳимоятгар ҳуқуқ доштани ё фаҳмонида мешавад. Ин талаботи моддаи 94 ба талаботи моддаи 49 дар бораи аз лаҳзаи дастгир шудани гумонбар ба ҳимоя ҳуқуқ доштани ё мухолифат менамояд. Дар таҷриба ҳам кормандони мақомоти тафтишоти пешакӣ чунин мухолифати меъёрҳои қонунро истифода намуда, баъзан ба риоя нашудани ҳуқуқи дастгиршудагон роҳ медиҳанд.

Номукаммалии дигари қонун дар он аст, ки ҳангоми расмӣ қунонидани дастгиркунӣ қайд намудани номи шахсеро, ки гумонбарро дастгир кардааст, талаб наменамояд. Ба ҷои ин дар баъзе мавриҷҳо дар китоби бақайдгирӣ шахсе, ки ба сифати муфаттиш таъин шудааст ва дар дастгиркунӣ иштирок накардааст, имзо мегузорад. Ин норасоии қонун дар таҷриба баъзан ба он оварда мерасонад, ки дастгиршуда ҳангоми расман дастгир шуданаш мавриди азобу шиканча қарор дода мешавад ва муайян намудани шахси ин гуна кирдорро содир карда ба сабаби дар ягон ҷой қайд нашудани номаш душвор мегардад.

Яке аз ҳолатҳои дигари риоя нашудани ҳуқуқи инсон ҳангоми дастгиркунӣ ҳабар надодан ба ҳешовандони наздики дастгиршуда мебошад. Огоҳонидани ҳешовандон оид ба боздошти шахс масъалаи хеле муҳим мебошад. Тибқи қонунгузории мурофиавӣ мақомоти пешбуруди мурофиаи чиноятӣ, ки шахсро дастгир намудааст, вазифадор аст, ки дар давоми 12 соат аз лаҳзаи дастгиркунии воқеӣ дар бораи дастгиркунӣ ва ҷои нигоҳ доштани дастгиршуда ягон аъзоти болиги оила ё ҳешовандони наздики ўро ҳабардор кунад ё ба ҳуди дастгиршуда чунин имкониятро диҳад.

Ҳабар додан ба ҳешовандони наздик метавонад барои бо ҳимоя таъмин намудани дастгиршуда имконият фароҳам орад. Аммо дар амалия ин меъёр на ҳама вақт аз ҷониби мақомоти таҳқиқ ва тафтишот риоя мегардад. Аз ин ҳолат муроҷиатҳои ба мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон воридгардида шаҳодат медиҳанд.

Новобаста ба он, ки ба ҳабс гирифтан ҳамчун чораи пешгирий аз салоҳияти судҳост, мутаассифона, ҳоло ҳам амалияи ба ҳабс гирифтани шахсон ба таври васеъ идома дорад.

Дар қисми 1 моддаи 111 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки «нисбат ба гумонбаршуда, айборшаванда ё судшаванда дар содир намудани чинояти вазнин ё маҳсусан вазнин чораи пешгирии ба ҳабс гирифтан танҳо мутобиқи вазнинии чиноят татбиқ карда шуданаш мумкин аст».

Тибқи стандартҳои байналмилалӣ бошад, асосҳои ба ҳабс гирифтан ҳамчун чораи пешгирий эҳтимолияти ба суд ҳозир нашудан, эҳтимолияти содир намудани чинояти тақрорӣ, эҳтимолияти даҳолат ба амалисозии адолати судӣ, инчунин ба ҳабс

гирифтан бо мақсади риояи тартиботи ҷамъиятӣ мебошанд. Яъне танҳо вазнинии ҷиноят барои ба ҳабс гирифтан кофӣ буда наметавонад.

Ба мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон доир ба вайрон шудани ҳуқуқҳои инсон ҳангоми дастгиркунӣ, гузаронидани таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ 94 муроҷиати шаҳрвандон ворид гардидааст.

Аз ҷумла, шаҳрванди Россия Аникеенко А. ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон муроҷиат намуда, дар бораи вайрон шудани ҳуқуқҳояш ҳангоми азназаргузаронии бағоҷи дастӣ дар фурудгоҳи шаҳри Кӯлоб ҳабар додааст.

Дар натиҷаи санҷиш маълум шуд, ки ҳангоми азназаргузаронӣ дар бағоҷи дастии шаҳрванд ду кӯзai мисини тибқи хulosai Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши таърихи фарҳангӣ дошта ёфта шудааст. Кӯзашо дар яке аз дӯконҳои шаҳри Душанбе ҳаридорӣ шудаанд.

Дар натиҷа шаҳрванд Аникеенко А. дар бинои фурудгоҳ 3 рӯз нигоҳ дошта шуда, талаби ў дар бораи таъмин намудани адвокат қонеъ карда нашудааст. Танҳо баъди муайян шудани натиҷаи экспертиза протоколи дастгиркунӣ тартиб дода, нисбати ў бо аломатҳои ҷинояти бо моддаи 32 қ. 3 ва 289 қ. 4 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида (контрабанда) парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.

Муроҷиати мазкур барои барқарорсозии ҳуқуқҳои шаҳрванд ба Прокуратураи генералӣ ирсол карда шуд. Дар натиҷа парвандаи ҷиноятӣ нисбати Аникеенко А. дар истеҳсолот ба сабаби дар кирдори вай мавҷуд набудани аломатҳои ҷиноят қатъ карда шуд.

Вобаста ба ҳолатҳои қайдшуда тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

- дар қонуни мурофиавии ҷиноятӣ ба таври дақиқ муайян намудани «лаҳзай воқеии дастгиршавӣ»;
- ба қонуни мурофиавии ҷиноятӣ дохил намудани меъёри ўҳдадоркунанда, ки тибқи он корманди мақомоти хифзи ҳуқуқ, ки шахро дастгир мекунад, ўҳдадор карда шавад, ки шаҳси дастгиршударо оид ба асосҳои дастгиршавӣ, ҳуқуқ ба ҳимоя бо ҳоҳиши ў, аз ҷумла ҳуқуқ ба ёрии ҳуқуқии ройгон, ҳуқуқи ба суд шикоят намудани дастгиршуда, ҳуқуқи риоя кардани хомӯшиӣ (ба муқобили худ шоҳидӣ надодан) хабардор намояд;
- ба қонуни мурофиавии ҷиноятӣ ворид намудани тағиирот вобаста ба масъалаи ба ҳабс гирифтан натанҳо мутобиқи вазнинии ҷиноят, инчунин ба назар гирифтани дигар асосҳои зарурӣ;
- дар Маркази таълимии судяҳо, Маркази тақмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратура гузаронидани чорабиниҳои таълимиӣ вобаста ба стандартҳои байнамилалӣ оид ба ҳуқуқу озодӣ ва даҳлопазирии шаҳсӣ.

3.4. Озодӣ аз шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиқунандаи шаъну шараф

Моддаи 18 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шиканча, ҷазо ва муомилаи ғайриинсониро манъ намудааст. Тибқи Паймони байнамилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, инчунин Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиқунандаи шаъну шараф ҳеч кас

набояд таҳти азият, муомила ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шарафи ӯ қарор дода шавад.

Тибқи моддаи 1 Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шаъну шараф (Тоҷикистон онро соли 1995 ба тасвиб расонидааст) шиканча – ин қасдан ба ягон қасрасонидани азоби ҷисмонӣ ё маънавӣ бо мақсади аз ӯ ё шахси сеюм гирифтани маълумот, маҷбур сохтан, ҷазо додан барои амалҳои содирнамудаи ӯ ё шахси сеюм, тарсонидани ӯ ё шахси сеюм мебошад, дар сурате ки ин дарду азоб аз ҷониби шахси мансабдори давлатӣ ё шахси дигари расмӣ ва ё бо розигӣ ё огоҳонии онҳо расонида шуда бошад. Ҳеч гуна ҳолати истиснӣ, ҳоҳ ҳолати ҷанг ё таҳдиди ҷанг, ноустувории доҳилии сиёсӣ ё ҳама гуна ҳолати дигари фавқулодда наметавонад шиканҷаро асоснок қунад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун иштирокчии Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муомила ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шараф барои пешгирий намудани шиканча як қатор ҷораҳо андешидааст.

Ба тасвиб расонидани шартномаҳои асосии байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон, таъсис додани Комиссияи назди Ҳукумат оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон, аз тобеияти Вазорати корҳои доҳилий ба тобеияти Вазорати адлия гузаронидани муассисаҳои ислоҳӣ, дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ворид намудани тағииротҳо оид ба беътибории нишондодҳое, ки бо роҳи зӯрӣ ва ҷазобу шиканча ба даст оварда шудаанд, баамалбарории ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ, ки дар доираи он Кодекси нави мурофиавии ҷиноятӣ қабул карда, масъалаи додани иҷозати ба ҳабс гирифтани аз прокуратура ба суд дода шудааст, аз қабили ин ҷораҳост.

Соли 2010 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ» қабул карда шуд, ки асосҳои ҳуқуқии ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ, ҷораҳои амниятӣ, дастгирии иҷтимоии онҳоро танзим менамояд. Қабули қонуни мазкур барои ташкили низоми (институти) ҳимояи шоҳидон, аз ҷумла ҷабрдиагони шиканча замина фароҳам меорад.

Тибқи қонунгузории амалкунандаи мурофиавии ҷиноятӣ «ҳеч яке аз иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ наметавонад таҳти зӯроварӣ, шиканча ва дигар муносибати бераҳмона ё пасткунандаи шаъну шарафи инсонӣ қарор гирад». Кафолати таъмини ин принципи адолати судии ҷиноятӣ меъёри дар моддаи 88 Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ муқарраршуда мебошад, ки тибқи он далелҳое, ки дар ҷараёни таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ бо роҳи зӯрӣ, таҳдид, ҷазобу шиканча, муомилаи бераҳмона ё усулҳои дигари ғайриқонунӣ ба даст оварда шудаанд, беътибор дониста шуда, барои айбдоркуни шахс асос шуда наметавонанд.

Инчунин қонун нисбати шахсони дар амалҳои тафтишотӣ ширкаткунанда истифода бурдани зӯроварӣ, таҳдид ва дигар ҷораҳои ғайриқонуниро манъ кардааст.

Таҳлилу муроҷиатҳои шаҳрвандон ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар баъзе ҳолатҳо аз ҷониби кормандони мақомоти тафтишотӣ истифода бурдани шиканча ва дигар муомилаи ғайриинсонӣ,

ғайриқонунй боздошт намудан, инчунин бо ҳимоя таъмин накарданҳо ба назар мерасанд.

Номукаммалии қонунгузории чиноятӣ, аз ҷумла набудани моддаи алоҳида оид ба шиканча дар Кодекси чиноятӣ имкон намедиҳад, ки омори зарурӣ дар ин самт ҷамъ оварда шавад.

Дар эзоҳи моддаи 117 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мағҳуми шиканча ифода шудааст, ки он ба мағҳуми дар моддаи 1 Конвенсияи зидди шиканча пешбинишуда мувофиқат намекунад. Дар эзоҳи мазкур үнсури муҳими таркиби ин чиноят, яъне шахси мансабдор муайян карда нашудааст.

Дар сурати содир шудани чиноят аз тарафи шахсони мансабдор онҳо бо моддаҳои 314-317, 322-323, 345, 348-349, 354, 356-360 ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Тибқи маълумоти Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2007-2009 барои сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ 174 нафар кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ ба ҷавобгарии чиноятӣ ва 709 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ кашида шуданд.

Аmmo ин имконият намедиҳад, ки миқёси воқеии содиршавии шиканча муқаррар карда шавад, чунки мувофиқи ин моддаҳо ҳама гуна шахси воқеӣ низ метавонад ба ҷавобгарӣ кашида шавад.

Ба ғайр аз ин Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Протоколи факултативии Конвенсияи зидди шиканча ҳамроҳ нашудааст. Ҳамроҳшавӣ ба ин протокол имкон медиҳад, ки барои пешгирии шиканча чораҳои даҳлдор андешида шаванд.

Дар давраи фаъолияти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон 14 муроҷиати шаҳрвандон ворид гардид, ки дар онҳо нисбати шаҳрвандон ё наздиқонашон истифода шудани шиканча иброз шудааст.

Бо мақсади пешгирии вайронкунии ҳуқуқи инсон дар самти озодӣ аз шиканча ва дигар намуди муносибати бераҳмона чунин тавсияҳоро пешниҳод менамоем:

- ба Кодекси чиноятӣ оид ба шиканча моддаи алоҳида дохил карда шавад;
- Протоколи факултативии дуюми Конвенсияи зидди шиканча ба тасвиб расонида шавад;
- ба мақомоте, ки бо дастгиркуни шахс сарукор доранд, тавсия дода шавад, ки баъди дастгиркуни барои муайян намудани изи шиканҷаи бадани дастгиршудагон ташхиси тиббии онҳоро гузаронанд;
- шахсе, ки нисбати ў доир ба татбиқи шиканча тафтишот бурда мешавад, аз ичрои вазифаҳои хизматӣ дур карда шавад;
- якҷоя бо кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ, муассисаҳои ичрои ҷазои чиноятӣ барои пешгирии ҳодисаҳои шиканча ва дигар намудҳои муносибати бераҳмона семинару мизҳои мудаввар гузаронида шаванд.

3.5. Ҳуқуқ ба озодии ибрози ақида ва воситаҳои ахбори омма

Моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар кас озодии сухан, нарӯз, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахборро кафолат додааст. Таблиғоту ташвиқоте, ки ҳиссиёти бадбинӣ ва ҳусумати иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, динӣ ва забониро бармеангезад, манъ аст. Сензураи давлатӣ ва таъқиб барои танқид манъ аст.

Хар як инсон ба изҳори озодонаи ақидааш ҳақ дорад, ки ин ҳуқук озодии чустучӯй кардан, ба даст овардан ва ошкор намудани ҳама гуна маълумот ва идеяҳоро, сарфи назар аз марзҳо, ба таври шифоҳӣ, хаттӣ, чопӣ ё дар шаклҳои бадеӣ ва дигар воситаҳои хабарӣ бо интихоби худ дар бар мегирад.

Хар шахс дар Тоҷикистон метавонад нуқтаи назари худро озодона баён намояд. Озодии сухан нишонаи муҳими чомеаи демократист. Ҳуқук ба озодии ибрози ақида дар як қатор санадҳои байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, аз қабили Эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи башар (моддаҳои 18 ва 19), Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (моддаҳои 18 ва 19), ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онро соли 1998 ба тасвиб расонидааст.

Яке аз унсурҳои асосии озодии ақида ва баёни он дастрас будани маълумот ва аҳборот мебошад.

Дар соли 1948 Созмони Милали Муттаҳид Эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи инсонро қабул кард ва бо ҳамин эҳтиромро нисбат ба ҳуқуқҳои асосии инсон дар ҳар як мамлакате, ки саъӣ мекунад қисми ҷудонопазири чомеаи байналмилалӣ бошад, ҳамчун шарти зарурӣ устувор гардонид. Моддаи 19 Эъломия ба озодии ақида ва баёни озодонаи он кафолат додааст, ки он бемамониат нигоҳ доштани ақидаи худ, озодона бо ҳар восита ва сарфи назар аз сарҳадоти давлатӣ чустучӯй, дастрасу интишор намудани маълумоту гояҳоро дар бар мегирад.

Баамалбарории ин ҳуқуқҳоро дар кишвар, дар баробари Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иттилоот», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот ва дигар воситаҳои аҳбори омма», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи табъу нашр» ва дигар қонунҳои соҳавӣ кафолат медиҳанд.

Дар рейтинги ҳарсолаи озодии матбуоти ташкилоти байналмилалии «Рӯзноманигорон бидуни марз» Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 173 кишвари ҷаҳон ҷойи 106-умро ишғол менамояд.

Ҳоло дар Тоҷикистон 268 рӯзномаи ба қайд гирифташуда нашр мешавад, ки аз онҳо 56-тоаш давлатӣ, 136-тоаш ҳусусӣ, 36-тоаш ҷамъиятий ва 39-тоаш соҳавӣ мебошанд.

Ҳамчунин 136 мачаллаи ба қайд гирифташуда чоп мешавад, ки аз онҳо 12-тоаш давлатӣ, 49-тоаш ҳусусӣ, 23-тоаш ҷамъиятий ва 52-тоаш соҳавӣ аст.

Инчунин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 8 Агентии иттилоотӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз онҳо яке давлатӣ (АМИТ «Ховар») ва 7-тои дигар ҳусусист.

Дар ҷумҳурӣ 44 ташкилоти телевизиониву радиоӣ амал мекунанд. Аз ҷумла 16 телевизион ва радиои давлатӣ ва 28 телевизион ва радиои ғайридавлатӣ.

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор ба маводҳои танқидӣ ва таҳлилии воситаҳои аҳбори омма» аз 7 февраляи соли 2009 ба имзо расид, ки тибқи он бо мақсади баланд бардоштани нақши воситаҳои аҳбори омма дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии чомеа роҳбарони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор карда шудаанд, ки фаъолияти воситаҳои аҳбори оммаро оид ба инъикоси ҷараёни дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар мамлакат дастгирӣ намоянд.

Аммо дар соҳаи муносибатҳои иттилоотӣ дар баъзе мавридҳо ичро нагардидаан ё номатлуб ичро гардидани меъёрҳои қонунҳо ба мушоҳида мерасанд. Баъзе шахсони мансабдори давлатӣ сабабҳои гуногунро баҳона карда, ба рӯзноманигорон пешниҳод намудани иттилоотро рад мекунанд. Баъзе роҳбарони мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз журналистон талаб доранд, ки иҷозати мақомоти болой ё шахсони мансабдори болоиро пешниҳод намоянд.

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои ба суд даъво пешниҳод намудани мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ нисбати воситаҳои ахбори мустақил ба назар мерасанд, ки асосан хусусияти шаҳрвандӣ доранд, яъне оиди рӯёнидани товони зарар барои овоза кардани маълумоте, ки таҳқир ё тӯҳмат мебошад.

Дар давраи аз моҳи октябрி соли 2009 то моҳи майи соли 2010 нисбати рӯзномаю маҷаллаҳои чумхурӣ, аз ҷумла «Азия-плюс», «Крим-инфо», «Миллат», «Озодагон», «Пайкон», «Суғд» ва «Фараж» даъвои судӣ ба қайд гирифта шудааст.

Намояндағони воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон на танҳо проблемаҳои вобаста ба иттилооти расмӣ, инчунин масъалаҳои вобаста ба додани литсензияҳо ба ширкатҳои телевизионӣ ва радиоиро низ иброз менамоянд.

Стандартҳои байналмилаӣ муқаррар менамоянд, ки пардоҳти маблаги ахборот ва маълумоте, ки дар мақомоти давлатӣ қарор доранд, бояд қимати зиёд надошта бошанд, то ки дастрас намудани онҳо мушкилӣ пеш наорад. Ба ғайр аз ин, андозаи маблаги ҳароҷот ё хизматрасонӣ барои ҳамаи мақомоти давлатӣ бояд ягона ва минималий буда, ҳолати иҷтимоии шаҳрвандон ба инобат гирифта шавад.

Санадҳои байналмилаӣ оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расида бошанд ҳам, нашри пурра ва ташвиқи онҳо дар байни омма ба пуррагӣ таъмин нагардидааст. Қисме аз қиширҳои ҷомеа дар бораи санадҳои байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон, маълумот надоранд.

Аз натиҷаи таҳлилҳои дар ин самти гузаронидашуда ва баррасии муроҷиатҳо Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон пешниҳод менамояд, ки қонунгузории амалкунанда дар самти ҳуқуқ ба озодии ибрози ақида, воситаҳои ахбори омма, дастрасӣ ба иттилоот таҷдиди назар карда шавад.

3.6. Ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ дар ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ

Дар моддаи 28 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрванд ҳақ дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳизбҳои характери демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта, иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо ҳориҷ гардад. Ҳизбҳои сиёсӣ дар асоси гуногунандешии сиёсӣ барои ташаккул ва ифодаи иродай ҳалқ мусоидат мекунанд ва дар ҳаёти сиёсӣ иштирок менамоянд. Соҳтор ва фаъолияти онҳо бояд ба меъёрҳои демократӣ мувофиқ бошанд».

Ҳуқуқ ба муттаҳидшавиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ», «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», «Дар бораи иттифоқҳои касаба ва кафолатҳои фаъолияти онҳо» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба танзим медароранд.

Баамалбарории ин хуқуқ, яъне ба таври озод муттаҳид шуда, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, иттифоқҳои касаба, ҳизбҳои сиёсӣ таъсис додан, ихтиёран ба онҳо доҳил шудан ё хориҷ шудани шаҳрвандонро дар назар дорад.

Хуқуқ ба муттаҳидшавӣ яке аз асосҳои муҳими ҷомеаи демократӣ мебошад, ки он бо як қатор санадҳои хуқуқии байналмилалӣ, аз қабили Эъломияи умумиҷаҳонии хуқуки башар, Паймони байналмилалӣ оид ба хуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва дигар созишномаҳо эътироф шудааст.

Таърихи ташаккул ва такомули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ниҳодҳои он дар Тоҷикистон бо давраи навини қишварамон робитаи ногусастаний дорад. Махӯз дар натиҷаи ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва соҳибиҳтиёрии миллӣ густариши бештари озодиҳои демократӣ ва ба арсаи вуҷуд қадам гузоштани аввалин ниҳоду соҳторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ имконпазир гашт. Ташкилотҳои ғайридавлатии Тоҷикистон қисми муҳим ва ҷудонопазири равандҳои демократии қишвар, эъмори ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мусоидатқунандай ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсӣ гаштанд.

Моддаи 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» пешбинӣ намудааст, ки шаҳрвандоне, ки ба синни 18 расидаанд, муассис, аъзо ва иштирокчии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ шуда метавонанд.

Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2319 иттиҳодияи ҷамъиятӣ амал мекунад, ки ҳамаашон аз қайди давлатӣ гузаштаанд.

Барои ташаккул ва камолоти ташкилотҳои ғайридавлатӣ Барномаи миллии инкишоф ва Одбономаи ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар нахустин Форуми миллии ташкилотҳои ғайридавлатӣ қабул ва Ассотсиатсияи миллии ташкилотҳои ғайридавлатӣ таъсис дода шудааст.

Тоҷикистонро низоми бисёрхизбӣ хос мебошад. Айни замон дар ҷумҳурӣ 8 ҳизби сиёсӣ, аз ҷумла Ҳизби Ҳалқии Демократӣ, Ҳизби Коммунистӣ, Ҳизби Сотсиалистӣ, Ҳизби Демократӣ, Ҳизби наҳзати исломӣ, Ҳизби Сотсиал-демократӣ, Ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ ва Ҳизби аграрӣ фаъолият менамоянд.

Ҳар як инсон ба озодии пайвастан бо дигарон, аз ҷумла ба таъсис додани иттифоқҳои касаба ва шомил шудан ба онҳо ҳақ дорад. Истифода аз ҳуқуқи мазкур таҳти ҳеч гуна маҳдудият қарор дода намешавад, бидуни маҳдудиятҳое, ки қонунгузорӣ дар ҷомеаи демократӣ барои манфиатҳои амнияти миллӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи саломатӣ ва ахлоқӣ пешбинӣ менамояд.

Механизми иҷрои муносибатҳои зикргардида бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттифоқҳои касаба, ҳуқуқ ва кафолатҳои фаъолияти онҳо» танзим шудааст. Мутобики моддаи 1 Қонуни мазкур иттифоқҳои касабаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои ҷамъиятии ихтиёри мебошанд, ки меҳнаткашонро аз лиҳози манфиатҳои умумиашон ҳам дар соҳаҳои фаъолияти истеҳсолӣ ва ҳам ғайриистеҳсолӣ барои ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва дигар ҳуқуқу манфиатҳои аъзояшон муттаҳид менамоянд.

Ҳоло дар ҷумҳурӣ зиёда аз даҳ иттифоқи касабаи ҷумҳуриявӣ амал мекунад.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои муқарраршуда дар амалӣ гардонидани ҳуқуқ ба муттаҳид шудан ба баъзе аз кормандони давлатӣ маҳдудиятҳоро барои таъмини қонуният ва амнияти ҷомеа пешбинӣ намудааст. Дар қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии

Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи милитсия» баъзе маҳдудиятҳо пешбинӣ шудаанд. Аз ҷумла, дар қисми 3 моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» омадааст, ки дар мақомоти бехатарии давлатӣ, корҳои дохилӣ, прокуратура, гумрук, мақомоти андоз, адлия, судҳо ва Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қӯшунҳо ва воҳидҳои ҳарбӣ, инчуни мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мактабҳои миёна ва олӣ таъсис додан ва фаъолият кардани ташкилоти ҳизбҳои сиёсӣ мумкин нест. Тибқи моддаи 5 Қонуни мазкур бошад, судяҳо, прокурорҳо, хизматчиёни ҳарбӣ, коркунони мақомоти корҳои дохилӣ, амният, гумрук ва адлия, инчуни шаҳрвандони ҳориҷӣ ва ашҳоси бешаҳрванд аъзои ҳизби сиёсӣ шуда наметавонанд.

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки ҳамкории ҳудро дар самти мазкур бо мақомоту ташкилотҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ тақвият дихад.

3.7. Ҳуқуқ ба меҳнат ва шароити одилонаю мусоиди меҳнат

Масъалаҳои танзими бозори меҳнат ва шугли аҳолӣ ҳамчун ҷузъҳои асосии барномаи зиддибӯронии Ҳукумати мамлакат тадриҷан ҳаллу фасл шуда истодаанд. Соли 2009 дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар беш аз 185 ҳазор ҷойи кор таъсис дода шуд, ки ин, албатта иқдоми назаррас мебошад. Соли 2010 ҳам фаъолият дар ин самти идома ёфта, зиёда аз 130 ҳазор ҷойи нави кор таъсис дода шуд.

Ҳуқуқ ба меҳнатро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории миллӣ, як қатор санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон, аз ҷумла Эъломияи умумичаҳонии ҳуқуқи башар, Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва дигар шартномаҳои байналмилалӣ кафолат додаанд.

Ин ҳуқуқ дар ҳуд мачмӯи ҳуқуқу озодиҳо, аз ҷумла ҳуқуқ ба озодии меҳнат, ҳуқуқ ба озодии интиҳоби қасб, ҳуқуқ ба ҳимоя аз бекорӣ, ҳуқуқ ба корпартой ва дигарҳоро дар бар мегирад. Ҳар шаҳс дар интиҳоби қасб ва ҷойи кор аз рӯи қобилияти ҳуд озод мебошад. Дар ҳалли ин масъала набояд маҷбуркунӣ ҷой дошта бошад. Ҳама гуна маҳдудсозӣ дар муносибатҳои меҳнатӣ манъ аст, яъне ба ҳама гуна фарқиятгузорӣ, иҷозат надодан ва ё қабул накардан ба кор аз рӯи нишонаҳои мансубияти миллӣ, наҷодӣ, ҷинсият, синну сол, дин, ақидаи сиёсӣ, маҳалли таваллуд, баромади иҷтимоӣ, ки баробарии имкониятро дар соҳаи меҳнат ҳалалдор мекунанд, роҳ дода намешавад.

Ба ҳар кас дар баробари ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқ ба шароити одилона ва мусоиди меҳнат кафолат дода мешавад. Муҳайё кардани чунин шароит вазифаи корфармо мебошад. Истилоҳи шароити одилонаи кор ва мусоиди меҳнат чунин маъно дорад, ки шароити меҳнат бояд ба талаботи бехатарӣ ва санитарию гигиенӣ ҷавобгӯ бошад, музди меҳнат бе ягон табъиз ва на камтар аз андозаи минималии муқарраркардаи қонунгузорӣ пардохта шавад, барои ҳар кас имконияти баробари ишғол кардани вазифаи баландтар таъмин гардад.

Дар чор моҳи соли 2009 – 10 муроҷиат ва дар соли 2010 – 12 муроҷиат ба мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар бораи ҳуқуқ ба меҳнат ва шароити одилонаю мусоиди меҳнат ворид гардида, мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Маълумотҳо ба он далолат мекунанд, ки яке аз мушкилоти дар ин самт мавҷуда гайриқонунӣ аз кор озод кардан аст. Барқарор кардан ба кор, пардоҳти музди меҳнат барои давраи маҷбуран ба кор набаромадан тавассути суд амалӣ мегардад. Маълумоти оморӣ дар бораи баҳсҳои меҳнатӣ, ки аз ҷониби судҳои ҷумҳурӣ баррасӣ гардидаанд, чунинанд:

№	Намуди даъво	Солҳо ва шумораи парвандҳои шаҳрвандии баррасишууда					
		2005	2006	2007	2008	2009	Нимсолаи якуми соли 2010
1.	Дар бораи барқарор кардан ба кор	90	81	119	134	139	93
2.	Дар бораи пардоҳти музди меҳнат	315	450	415	197	33	40

Масъалаи баҳсталаб бештар дар корхонаҳое ба миён меоянд, ки музди меҳнатро пурра пардоҳт накардаанд ё муфлис гардидаанд. Вақте шаҳрвандон баъди қабули қарори суд оид ба иҷрои ҳалномаи суд муроҷиат менамоянд, маблағи зарурӣ дар корхонаҳои муфлисшуда барои пардоҳти музди меҳнат пайдо намегардад, зоро маблағ аз амволи чунин корхонаҳо дар навбати аввал барои пардоҳти дигар қарзҳо ситонида шудааст.

Меҳнати маҷбурий яке аз проблемаи ҷиддии иҷтимоӣ маҳсуб меёбад. Камбизоатӣ, бекорӣ, муҳочирати меҳнатӣ боиси он мегарданд, ки қисми зиёди аҳолии қобили меҳнат дар бозори меҳнат ба қувваи кории арzon мубаддал мегарданд. Ҳусусан истифодаи меҳнати маҷбурии қӯдакон, ҷалб намудани онҳо ба гадой ташвишовар аст. Барои барҳам додани меҳнати маҷбурий пешниҳод карда мешавад, ки ҷавобгарӣ барои истисмори меҳнатӣ пурзӯр карда шавад.

Назорати давлатӣ оид ба риояи қонунгузории меҳнат ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ин самт ба Ҳадамоти давлатии назорат дар соҳаи меҳнат, шуғл ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гузошта шудааст. Бо мақсади таъмини ҳамаҷонибаи риояи қонунгузории меҳнат пешниҳод карда мешавад, ки нақши ин мақомот баланд бардошта шавад.

3.8. Ҳуқуқ ба таҳсил

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил карданро кафолат додааст. Ҳуқуқ ба таҳсил яке аз ҳуқуқҳои муҳими иҷтимоии инсон буда, барои рушди шаҳсият ва ҷомеа замина муҳайё месозад.

Тибқи Эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи башар ҳар як инсон ҳуқуқи таҳсил кардан дошта, таҳсили ибтидой ва миёна ройгон, таҳсили ибтидой ҳатмӣ, таълими техникӣ ва қасбӣ дастраси ҳамагон ва таҳсилоти олӣ бояд мувофиқи қобилияти ҳар қас ба ҳама як хел дастрас бошад. Таълим бояд ба рушди ҳамаҷонибаи шаҳсияти инсон, бештар эҳтиром доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон, ба ҳусни тафоҳум, таҳқими дӯстии байни миллатҳо, гурӯҳҳои нажодӣ ва мазҳабӣ ва ҳамчунин ба вусъати фаъолияти СММ дар роҳи ҳифзи сулҳ мусоидат намояд. Волидайн дар бобати интиҳоби навъи таълим барои фарзандони хурдсол ҳаққи бартарият доранд.

Мутобиқи Паймони байналмилалӣ доир ба ҳукуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ давлатҳои ширкаткунандай ҳамин Паймон ҳуқуқи ҳар як инсонро ба таҳсил эътироф мекунанд.

Дар ин самт Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор барномаҳоро қабул ва амалӣ менамояд, ки тибқи инҳо низоми маорифи ҷумҳурӣ тақмил ёфта, стандартҳои давлатии таҳсил ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида мешаванд.

Аз ҷумлаи чунин барномаҳо «Системаи давлатии таҳсил дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» давраи солҳои 2001-2010-ро фаро мегирад. Барномаи мазкур ҷиҳати иҷрои Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 1999 бо назардошти талаботи санадҳои байналмилалӣ ва миллӣ таҳия ва аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда, ба демократикунонии ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ, инкишоф ва таҳқими иттилоотонии ҷомеа, баланд бардоштани сатҳи маданияти ҳуқуқии аҳолӣ, фаҳмиши ягонагии ҳуқуқу вазифаҳо равона карда шудааст.

Бо мақсади таҳқими низоми мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва рушди минбаъдаи соҳаи маорифи Тоҷикистон аз моҳи сентябри соли 2014 низоми нави таҳсил ҷорӣ карда мешавад. Ба хотири мусоидат ба соҳаи маориф ва баланд бардоштани сатҳи тафаккури техникиву технологӣ бо ибтикори Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон соли 2010 Соли маориф ва фарҳанги техниқӣ эълон карда шуд. Ҕиҳати муҳайё намудани шароит барои ҳатми мактаби таҳсилоти умумии миёна аз ҷониби духтарон дар қонунгузорӣ тағйирот ворид карда шуда, синни никоҳӣ 1 сол баланд ва аз 1 январи соли 2011 дар қаламрави Тоҷикистон синни 18 муқаррар карда шуд.

Новобаста ба ин дар соҳаи маорифи Тоҷикистон баъзе камбудиву норасоиҳо низ ба назар мерасанд.

Тибқи маълумотҳо баъди ҳатми синфи 9 ҷоряки духтарон ба мактаб намераванд. Дар натиҷа қӯдакони зиёде таваллуд мешаванд, ки модарони онҳо таҳсилоти миёнаи пурра надоранд. Бар замми ин 90 фоизи қӯдакон бо таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта нашудаанд. Ин ҳолат имконияти онҳоро дар инкишоф ва иштирок дар ҷараёни таълим махдуд месозад.

Қонунгузорӣ ба зиммаи падару модар ва ё шахсони ивазкунандай онҳо ҷиҳати гирифтани таҳсилоти умумии асосии фарзандон як қатор ӯҳдадориҳоро гузаштааст. Онҳо ӯҳдадоранд барои сиҳатии рӯҳиву ҷисмонии қӯдак ва ба мактаб омода намудани ў шароити зарурӣ фароҳам оварда, барои таҳсили муваффақона дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат намоянд. Ашхосе, ки садди роҳи таълимгирии фарзандон мешаванд, ба ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузорӣ қашида мешаванд.

Бо таҳсил фаро гирифта нашудани қӯдак дар оянда имкониятҳои истифода карданро аз дигар ҳуқуқҳои инсон барои ў маҳдуд месозад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир төъдоди қӯдакони ба таҳсилоти махсус эҳтиёҷманд афзоиш ёфтааст. Ҳоло дар соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 7 муассисаи томактабӣ, ки барои қӯдакони синни томактабии имкониятҳояшон маҳдуд пешбинӣ шудаанд, фаъолият мекунад.

Микдори мактаб-интернатҳо дар ҷумҳурӣ 82-то, аз ҷумла мактаб-интернати иҷтимоии намуди гуногун 18-то, мактаб-интернат барои қӯдакони имкониятҳояшон

маҳдуд 13-то ва мактаб-интернати табобатӣ барои кӯдакони гирифтори касалиҳои сил 5-то мебошад.

Дар муассисаҳои таълимии мазкур 8971 нафар (2462 нафар духтарон), аз ҷумла 1898 нафар кӯдаки дорои имкониятҳои маҳдуд таълиму тарбия мегирад.

Дар шаҳрҳои Хоруғ, Кӯлоб ва ноҳияҳои Ҳисору Восеъ 4 адад маркази рӯзона барои кӯдакони имкониятҳояшон маҳдуд аз ҳисоби буҷети давлатӣ фаъолият мекунанд.

Имрӯз дар ҷумхурӣ барои кор бо кӯдакони имкониятҳояшон маҳдуд мутахассисон намерасанд. Айни ҳол дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ факултаи дефектология фаъолият намояд ҳам, төъоди ҳоҳишмандон ба он нокифоя аст.

Таҳсил дар соҳаи ҳуқуқи инсон ҷузъи таркибии ҳифз ва пешрафти ҳуқуқи инсон ба шумор меравад. Таҳлилҳо дар ин самт нишон медиҳанд, ки сифати таҳсил дар соҳаи ҳуқуқи инсон бояд баланд бардошта шавад.

Аз ин лиҳоз пешниҳод мешавад, ки:

- системаи мукаммали таҳсил дар соҳаи ҳуқуқи инсон ташкил карда шавад;
- ба таҳсил дар соҳаи ҳуқуқи инсон афзалият дода шавад;
- Барномаи нави таълимӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон таҳия карда шавад;
- нақши Вазорати маориф дар ташкил ва амалӣ намудани таҳсил дар соҳаи ҳуқуқи инсон баланд бардошта шавад;
- фаъолияти мақомотҳои давлатӣ дар самти ҳуқуқ ба таҳсил дар соҳаи ҳуқуқи инсон ҳамоҳанг соҳта шавад.

3.9. Ҳуқуқ ба моликият ва манзил

Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаҳои 32, 36) ҳуқуқи ҳар қасро ба моликият ва манзил кафолат додааст.

Ҳуқуқҳои мазкур дар санадҳои байналмилалӣ аз қабили Эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи башар, Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ танзим шуда, дар Кодекси манзили Тоҷикистон, Кодекси гражданини Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи соҳтмони манзили шаҳсӣ» мушахҳас гардидаанд. Тибқи ин санадҳо таъминоти одамон ба манзил чун үнсури табиӣ ва ҳатмӣ эътироф шудааст.

Ҳуқуқ ба манзил бо роҳи соҳтмони манзили давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ ва ҳусусӣ таъмин карда мешавад. Манзили истиқоматӣ манзили алоҳида мебошад, ки барои зиндагии доимӣ мувофиқ буда, дар он талабот ва қоидаҳои техникую санитарӣ риоя шудаанд. Миқдори хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон маҳдуд карда намешавад. Манзили истиқоматӣ, яъне хонаҳое, ки шаҳрвандон месозанд, бояд дар қитъаи замине, ки мутобиқи лоиҳаи мақомоти маъмуригу шаҳрсозӣ, ки барои соҳтмони ҳавлиҳо мураттаб шуда, ба меъёрҳои зидди сӯхтору беҳдошти табиат ва меъмории шаҳрсозӣ мувофиқ карда шудааст, соҳта шаванд.

Дар баробари он ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр созишномаҳои байналмилалиро вобаста ба ҳуқуқи инсон эътироф ва қонунгузории ҷумҳуриро бо талаботи санадҳои байналмилалӣ мувофиқ кардааст, дар амалишавии ин санадҳо камбудию норасоиҳо ба ҷашм мерасанд.

Таҳлили муроциатҳои ба мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон воридгардида нишон медиҳад, ки ҳангоми вайрон кардан ва ба эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ гирифтани ҳавлиҳои шаҳрвандон ба онҳо ҷиҳати қӯҷонидан маълумоти кофӣ ва ёрии ҳуқуқӣ расонида намешавад. Дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандон аз қашолкории мақомоти судӣ зимни баррасии парвандаҳои шаҳрвандӣ аз рӯи баҳсҳои молумулӣ шикоят мекунанд.

Зимни таҳлили муроциати шаҳрвандон вобаста ба ҳуқуқи манзил асосан ҳолатҳои зерин мушоҳида мешаванд:

- аъзои болиги оила ҳангоми қарз гирифтани пул манзили истиқоматиашонро ба ғарав мемонанд ва баъди баргардонида натавонистани қарз аз ягона манзили истиқоматӣ маҳрум мешаванд;
- собиқ кормандони корхонаю муассисаҳо, ки аз ҷониби корхона ба онҳо то солҳои 90-уми аспи гузашта манзили истиқоматии хизматӣ ё ҷамъиятӣ чудо шуда буданд ва ҳоло ин корхонаҳо бо тамоми амвол ба моликияти шахсӣ мубаддал гаштаанд, аз манзилҳо бароварда шуда истодаанд, вале онҳо дигар ҷои истиқомати доимӣ надоранд.

Маълумоти оморӣ дар бораи баррасии парвандаҳои шаҳрвандӣ аз рӯи баҳсҳои молумулӣ дар судҳои ҷумхурий ҷунин аст:

№	Намуди даъво	Солҳо ва шумораи парвандаҳои баррасигардида					
		2005	2006	2007	2008	2009	Нимсолаи аввали соли 2010
1.	Баҳсҳои молумулӣ	221	279	435	373	491	311
Аз онҳо:							
2.	Дар бораи ҳуқуқи шаҳрвандон ба моликият	125	212	288	264	363	212

Вобаста ба масъалаи мазкур пешниҳод карда мешавад, ки дар Кодекси нави манзил, инчунин қонунгузории ҷорӣ камбудиву норасоиҳои зикршуда, ҳусусан ба ғарав намондани манзили ягонаи истиқоматии шаҳрвандон ба инобат гирифта шаванд.

3.10. Ҳуқуқҳои занон, қӯдакон ва шахсони имконияташон маҳдуд

3.10.1. Ҳуқуқи занон

Қисми дуюми моддаи 17 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, ки мардон ва занон баробарҳуқуқанд.

Ҳуқуқҳои занон ва духтарон қисми таркибӣ ва ҷудонашаванди ҳуқуқҳои башар ба шумор рафта, баробарӣ ва иштироқи онҳоро дар ҳаёти сиёсӣ, шаҳрвандӣ, иқтисодӣ, ҷамъиятӣ ва фарҳангӣ дар ҳамаи зинаҳо таъмин ва барои барҳам додани ҳамаи шаклҳои ҳуқуқпоймалкунӣ аз рӯи ҷинс мусоидат менамояд.

Оид ба баробарҳуқуқии мардону занон, рафъ намудани ҳамаи шаклҳои табъиз нисбат ба занон ва қӯмак кардан ба пешравии ҳуқуқи занон ҷандин санадҳои байналмилалӣ қабул шудаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсия дар бораи рафъи ҳамаи шаклҳои табъиз нисбат ба занонро ба тавсив расонид, ки он дар раванди аз

байн бурдани табъизи занон ва барои ривоҷу равнақи ҳамаҷонибаи имкониятҳои занон ба манфиати чомеа шароит фароҳам меорад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи мазкур аҳамияти хоса зохир карда мешавад. Барои таъмини воқеи баробархукуки занон Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 1999 «Дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар чомеа», Барномаи давлатии «Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмин намудани имкониятҳои баробари мардон ва занон барои солҳои 2001-2010» ва Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунданаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2007-2016 қабул гардиданд. Санадҳои мазкур таъмини иштироки фаъолонаи занонро дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва идораи давлат, боло бардоштани мақоми иҷтимоии зан ва солим гардонидани генофонди миллӣ, баланд бардоштани нақши занро пешбинӣ намуда, мақомоти ҳокимиyaти давлатиро вазифадор менамояд, ки намояндагии занонро бо назардошти сатҳи касбию кордониашон ба ҳайати роҳбарикунданаи мақомоти ҳокимиyaти давлатӣ, муассисаю ташкилотҳои давлатӣ таъмин намоянд.

Дар баробари он ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои гендерӣ ва зӯроварӣ дар оила санадҳои даҳлдор қабул карда шудаанд, дар роҳи расидан ба баробархукуки воқеи мардон ва занон бâзе проблемаҳо низ мушоҳида мешаванд. Аз ҷумла, шумораи зиёди талоқ ва коҳиши бастани ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст. Агар дар соли 2009-ум 5841 талоқ ба қайд гирифта шуда бошад, соли 2010 шумораи он ба 6125-то аداد расидааст. Шумораи ақди никоҳ бошад, аз 101392-тои соли 2009 дар соли 2010 то ба 100440-то кам шудааст.

Яке аз қадамҳои устувор дар самти риояи ҳуқуки занон ба имзо расидани Протоколи иловагӣ ба Конвенсияи манъи ҳама гуна шакли табъизи занон хоҳад буд. Кори сусти пешгирикунданаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар бисёр мавриҷҳо пеши роҳи зӯровариро дар оила, ки боиси оқибатҳои нангин мешаванд, гирифта наметавонад.

Қобили қайд аст, ки бо мақсади муқовимат кардан бар зӯроварӣ дар оила аз моҳи июли соли 2010 дар мақомоти корҳои доҳилӣ мансаби нозирон оид ба муқовимат бар зӯроварӣ дар оила таъсис дода шуд.

Яке аз сабабҳои зӯроварӣ дар оила нисбати занон сатҳи нокифояи шуури ҳуқукии занҳо мебошад. Аксарон занон барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳояшон чораандешӣ намекунанд, барои дастгирии онҳо хешовандон ва дигар шахсон муроҷиат мекунанд.

Бо мақсади ҳифзи ҳамаҷонибаи ҳуқуқи занон, аз ҷумла бартараф кардани табъизи онҳо пешниҳод карда мешавад, ки Қонун «Дар бораи ҳифз аз зӯроварӣ дар оила» қабул карда шавад.

3.10.2. Ҳуқуқи қӯдакон

Модару қӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти ҳимоя ва ғамхории маҳсуси давлат қарор доранд. Дар қисми дуюми моддаи 34 Конституцияи Тоҷикистон омадааст, ки давлат барои ҳифзи қӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ менамояд.

Эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи башар низ эълон мекунад, ки қӯдак бояд объекти ғамхории маҳсус ва қӯмакрасонӣ аз ҷониби чомеа ва давлат бошад. Ҳамаи

кӯдакон сарфи назар аз он ки аз модари никоҳӣ ё ғайриникоҳӣ таваллуд шудаанд, аз ҳимояи иҷтимоии баробар бархӯрдор мебошанд.

20 ноябри соли 1989 Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид. Давлатҳои Конвенсияро имзокарда, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳдадор шуданд, ки қонунгузории миллии худро ба муқаррароти Конвенсия мутобиқ менамоянд.

Тибқи Конвенсия кӯдакон аз рӯи нишонаҳои нажод, ранги пӯст, ҷинс, забон, дин, ақидаи сиёсӣ ва ақидаҳои дигар, асли миллӣ, этникӣ ё иҷтимоӣ, вазъи молӣ, саломатӣ ва таваллуди кӯдак, волидайн ё сарпасти қонунии ӯ ё ягон ҳолатҳои дигар набояд дучори ягон хел табъиз гарданд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи кӯдак ва иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ дар ин самт як қатор ҷораҳои даҳлдор андешида шуданд. Дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Комиссия дар бораи ҳуқуқи кӯдак таъсис ёфта, Нақшай миллии амалиёт оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак барои солҳои 2003-2010, Стратегияи миллӣ оид ба саломатии кӯдакон ва наврасон барои то соли 2015 қабул гардиданд.

Ҳамзамон вазъи ҳуқуқи кӯдакон беҳбуниро тақозо менамояд. Айни замон масъалаи пардоҳт накардани алимент барои нигоҳубини кӯдакон ташвишовар аст. Сабаби ин на танҳо хунукназарии пардоҳткунандагони алимент, инчунин кори сусти судиҷроҷиён ва фаъолияти бесамари мурофиавии кофтукови алимент-диҳандагон мебошад.

Яке аз ҳуқуқҳои бунёдии кӯдакон ҳуқуқи якҷоя бо падару модар зиндагӣ кардан ва дар оила тарбият гирифтани мебошад. Дар шароити имрӯза имконияти тарбиявии оила суст шуда, шумораи кӯдаконе, ки аз муомилаи бераҳмонаи падару модар ва зулми онҳо азият мекашанд, зиёд шудаанд, ки ин сафи кӯдакони бенazoratmondaro зиёд мекунад.

Тибқи қонун синни ба кор оғоз кардани кӯдак 15 солагӣ муқаррар шуда, наврасони то 18-сола дар як рӯз на зиёда аз 7 соат ва дар як ҳафта 35 соат кор карда метавонанд.

Новобаста ба муқаррароти қонун бисёр кӯдакони хурдсол дар бозорҳо ё кӯчаҳо бо кор машғуланд. Асосан меҳнати кӯдакон дар соҳаи кишоварзӣ, савдо, саноати коркард ва хизматрасонӣ ба назар мерасад.

Илова бар ин, ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки ба ташаккули кӯдакон таъсири манғӣ мерасонанд. Аз ҷумла, ҳолатҳои ба қайд нағирифтани таваллуди кӯдак ҷой доранд. Баъзе падару модарон танҳо ҳангоми мактабрав шудани фарзандон барои қайди таваллуд ва гирифтани шаҳодатномаи он муроҷиат мекунанд.

Андозаи кӯмакпулиҳое, ки ба модарон ҳангоми таваллуди кӯдак ва дар рухсатии нигоҳубини кӯдак будан пешбинӣ шудааст, кам буда, талаботи зарурии кӯдаконро қонеъ гардонда наметавонад.

Ҳолатҳои мачбуран ба шавҳар додани духтарони ноболиг низ ҷой доранд. Баъзе падару модарон фарзандони худро мачбур мекунанд, ки таҳсилро дар мактаб баъди ҳатми синфи нӯҳ ба охир расонанд.

Мушкилоти дигар ба ҳариду фурӯши одамон вобаста аст. 15 июля соли 2004 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди ҳариду фурӯши одамон» қабул карда шуд ва ҳуди ҳамон сол дар соҳтори Вазорати корҳои дохилии

Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳтори мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон таъсис дода шуд. Тибқи қонун хариду фурӯши одамон манъ карда шуда бошад ҳам, далелҳои хариду фурӯши занон ва кӯдакон бо мақсади истисмори шаҳвонӣ мушоҳида мешавад.

Аз рӯи ҳисоботи Комиссияи байнидоравии мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон дар нимаи яқуми соли 2010-ум 22 парвандаи ҷиноятӣ оид ба хариду фурӯши одамон ба қайд гирифта шудааст.

Яке аз роҳҳои бартараф кардани мушкилоти кӯдакон бо таълиму тарбия пурра фаро гирифтани онҳо мебошад. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад лозим аст, ки аҳли ҷомеа сафарбар карда шавад. Дар ин кор пеш аз ҳама падару модарон, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои таълими корфармоён ва ташкилоту созмонҳои онҳо, умуман ҷомеаи шаҳрвандӣ масъулият доранд.

Ҳамаи ин ҳолатҳоро ба назар гирифта Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»-ро ба муҳокимаи умумихалқӣ пешниҳод намуд.

Бо мақсади ҳаматарафа ҳифз намудани ҳуқуқҳои кӯдак пешниҳод мешавад, ки:

- Қонун «Дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак» таҳия ва қабул карда шавад;
- Қонун «Дар бораи ҳифз аз зӯроварӣ дар оила» қабул карда шавад;
- Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бо дарназардошти таклифу пешниҳодот қабул карда шавад;
- меҳнати маҷбурии кӯдакон бо мақсади аз байн бурдани он мавриди омӯзиш қарор дода шавад;
- иттилоотонии ҷомеаро оид ба вазъи истифодаи меҳнати кӯдакон тақвият дода, фаъолияти мақомоти давлатӣ дар ин самт ҷоннок карда шавад;
- ҷавобгарӣ барои напардохтани алимент пурӯр карда шавад;
- маҳзани ягонаи ҷумҳурияйӣ дар бораи кӯдакон, аз ҷумла дар бораи кӯдаконе, ки ба ғамхории оилавӣ мӯҳтоҷанд, таъсис дода шавад;
- оилаи фарзандхондҳо, мақомоти васоят, қабулгоҳҳои кӯдакон, аз ҷумла қабули кӯдакон аз ҷониби хешовандони наздик дастгирӣ ва ҳавасманд гардонида шаванд;
- барои сӯистифода аз меҳнати кӯдак ҷавобгарӣ пешбинӣ карда шавад;
- ҳангоми пайдо шудани имкониятҳои молиявӣ андозаи кӯмакпулиҳо оид ба нигоҳубини кӯдак зиёд карда шаванд.

3.10.3. Ҳуқуқи маъюбон

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маъюбон зери сарпаратии ҳамаҷониба ва доимии давлат қарор доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 1993 ба Конвенсияи Ташкилоти байналмилалии меҳнат оид ба шуғли маъюбон ҳамроҳ шудааст. Инчунин Тоҷикистон аз 12 апрели соли 1996 иштирокчии Муоҳида оид ба ҳамкорӣ дар ҳалли масъалаҳои маъюбон дар доираи ҳамкориҳои кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил мебошад.

Дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз ҳадафҳои асосии давлат дастгирии гурӯҳҳои осебපазири ҷомеа, яъне онҳое, ки воқеан мӯҳтоҷи ёрӣ мебошанд, аз ҷумла

собиқадорони ҹангу меҳнат, ятимону маъюбон, пирони бесаробон ва оилаҳои камбизоат ба шумор меравад.

Вобаста ба ин Кодекси меҳнат корфарморо ўҳдадор кардааст маъюбонеро, ки аз тарафи хадамоти шугли аҳолӣ барои бо кор таъмин намудан фиристода мешаванд, ба кор қабул намояд. Пешниҳоди Комиссияи тиббӣ-меҳнатӣ оид ба низоми вакти кори нопурра ва дигар шароитҳои кори маъюбон барои иҷро ба корфармо ҳатмӣ мебошад. Ба кормандони маъюб рӯзи кори шашсоата бе кам додани музди меҳнат муқаррар карда мешавад. Маъюбонро гайриқонунӣ ба кор нагирифтани корфармо, ки дар доираи қвотаи муқарраргардида мебошад, боиси ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузорӣ мегардад.

Бо мақсади фароҳам овардани имконияти баробари зиндагӣ ва ҳамгироӣ бо ҷомеа, инчунин пешбинӣ намудани кафолатҳои васеи давлатӣ барои маъюбон таҳрири нави Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон» аз 29 декабря соли 2010 қабул карда шуд.

Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 январи соли 2010 шумораи маъюбон 152.166 нафар мебошад. Дар соли 2010 ҷиҳати ҳифзи иҷтимоии бошандагони хона-интернатҳои маъюбону ятимон ва пиронсолону бесаробонмондагон дар буҷети давлатӣ 13 миллион сомонӣ пешбини гардидааст, ки ба ҳар як нафар дар як сол 8600 сомонӣ ва дар як моҳ 715 сомонӣ рост меояд.

Шахсони имконияташон маҳдуд дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо ҳар гуна мушкилоту монеаҳо, ба мисли зинаи биноҳо, баромадан ба нақлиёт ва фаромадан аз он ва мушкилоти дигар дучор мегарданд. Ҕиҳати ҳалли масъалаҳои мазкур ба тасвиб расонидани Конвенсияи СММ оид ба ҳуқуқҳои маъюбон мувофиқи мақсад аст.

Дар робита бо ҳифзи ҳуқуқи маъюбон чунин тавсияҳо пешниҳод карда мешаванд:

- **барномаи миллии дастгирии маъюбон таҳия карда шавад;**
- **чорабинҳои пешгирий-иттилоотӣ оид ба кам гаштани маъюбӣ вусъат дода шавад;**
- **кори хизматрасониҳои машваратӣ ба маъюбон тақвият дода шавад;**
- **Конвенсияи СММ оид ба ҳуқуқҳои маъюбон бо мақсади ба тавсив расонидани он мавриди баррасӣ қарор дода шавад.**

3.11. Ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳимояи муҳочирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳоро 28 ноябрини соли 2001 ба тавсив расонида, барои танзими равандҳои муҳочирати меҳнатӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳочират» ва Стратегияи миллии муҳочирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2010-2015 қабул намуд.

Мувофики моддаи 7 Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳимояи муҳочирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо давлати иштироккунанда ўҳдадор мешавад, ки ҳуқуқи ҳамаи коргарони муҳочир ва аъзои оилаи онҳоро, ки дар қаламрави он ё таҳти тобеияти ҳуқуқии он мебошанд, бе тағовутгузорӣ нисбат ба ҷинс, најод, ранги пӯст, забон, дин, эътиқод, ақидаи сиёсӣ ё ақидаи дигар, баромади миллӣ, этникӣ ё иҷтимоӣ, шаҳрвандӣ, синну сол, вазъи иқтисодӣ, оиласвӣ ва ё ҳар гуна нишонаҳои дигар эҳтиром дошта, таъмин намояд.

Бо мақсади ичрои ўхдадориҳои байналмилалӣ, ки аз талаботи Конвенсияи мазкур бармеояд, Ҷумҳурии Тоҷикистон маърӯзаи аввали худро оид ба ҳимояи муҳочирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо, ки солҳои 2003-2010-ро дар бар мегирад, пешниҳод намудааст.

Дар робита бо ҷаҳонишавии равандҳои муҳочирати меҳнатӣ аксарияти муҳочирони меҳнатӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, минтақаҳои он ва Қазоқистон фаъолият менамоянд. Мавриди қайд аст, ки дар самти мазкур бо минтақаҳои ҷудогонаи алоҳидаи Федератсияи Россия ҳамкории судманд ба роҳ монда шудааст.

Аз соли 2008 дар асоси мулоқоти Ҳадамоти муҳочирати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони корҳонаҳои давлатии вилояти Свердловски Федератсияи Россия – «Маркази муҳочирати вилояти Свердловск» таъсис ёфт, ки тавассути он муҳочирони меҳнатӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пайдо намудани ҷои кори таҳассусӣ, омода намудани асноди муҳочирати меҳнатӣ, қӯмаки тиббӣ дар корҳонаҳои ҳусусӣ ва давлатии вилояти Свердловск тариқи ин марказ ба Федератсияи Россия сафар мекунанд.

Муҳочирони меҳнатие, ки тариқи ин марказ ба вилояти Свердловск сафар мекунанд, ҷои кор ёфта, таҳти ҳимоя қарор мегиранд.

Чунин таҷриба бисёр ҳам муғид ва самаранок буда, дар ҳалли масъалаҳои марбути муҳочирати меҳнатӣ мусоидат мекунад. Ҳуб мешуд агар чунин таҷриба бо дигар минтақаҳои Федератсияи Россия ҷорӣ карда шавад.

Яке аз масъалаҳои ҷиддӣ дар ин самти муҳочирати меҳнатии ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад. Мувофиқи маълумоти намояндагии Ҳадамоти муҳочирати Федератсияи Россия дар Тоҷикистон шумораи воқеии муҳочирони тоҷик ба Русия дар соли 2010 беш аз 900 ҳазор нафар аст. Аммо расман қисми ками онҳо ҳамчун муҳочири меҳнатӣ ба қайд гирифта шудааст. Ин аст, ки танҳо дар соли 2009 аз қаламрави Русия зиёда аз 4 ҳазор муҳочири тоҷик депортатсия шудааст.

Ҳифзи ҳуқуқи муҳочирони меҳнатии берун аз ҷумҳурӣ боиси нигаронӣ мебошад. Дар баъзе кишварҳои хориҷӣ қисме аз онҳо аз тарафи корфармоён истисмор карда, шиноснома ва корти муҳочиратиашон ғайриқонунӣ аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ ё корфармоён мусодира карда мешавад. Барои онҳо дар баъзе ҳолатҳо то 16 соати кор муқаррар карда, ба корҳои вазнини муздашон кам ва шароиташон ҳавфнок ҷалб карда мешаванд. Музди меҳнати онҳо дар рӯзҳои истироҳат ва соати кори баризофа пардоҳт карда намешавад. Аксарияти муҳочирони меҳнатӣ ноилоч дар шароити ғайриқонунӣ кор ва зиндагӣ кунанд.

Фавти муҳочирон масъалаи ташвишовар гаштааст. Дар 9 моҳи соли 2009 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Россия 520 тобути шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки аз ин 210 нафарашон аз бемориҳои гуногун вафот кардаанд. Аз дасти гурӯҳҳои ҷиноятӣ 56 шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон кушта шудааст, ки хеле нигаронкунанда мебошад. Пеш аз ҳама дар баъзе ҳолатҳо худи муҳочирон низ гунаҳгоранд, ҷунки қабл аз рафтани ба муҳочирати меҳнатӣ аз санчиши духтурони маҳаллӣ намегузаранд, ки ин муайян кардани шумораи дақиқи муҳочирони беморро мушкил месозад.

Қобили қайд аст, ки барои ҳаллу фасли масъалаи муҳочирон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои даҳлдор андешида мешаванд. Бо ин мақсад

ибтиди соли 2011 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти алоҳида – Ҳадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд.

Бо мақсади мусоидат намудан ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон тасмим гирифтааст, ки ҳамкориҳоро бо ҳамтоёни худ дар Федератсияи Россия ва субъектҳои он ба роҳ монад.

Вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ пешниҳод карда мешавад, ки:

- **Меморандумҳои (Ёддоштҳои) ҳамкорӣ байни Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва Ваколатдорони давлатҳои дигар, баҳусус Федератсияи Россия, минтаҷаҳои он ва Қазоқистон таҳия ва ба имзо расонида шавад;**
- **бо чомеаҳои тоҷикони ин давлатҳо робитаи доимӣ муқаррар карда шавад;**
- **оид ба ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатӣ маводи зарурӣ таҳия ва дастрас карда шуда, инчунин вазъи ҳуқуқиашон берун аз марзи Тоҷикистон фаҳмонида шавад;**
- **оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ тавассути ВАО мавод бештар нашр карда шавад;**
- **равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дода шаванд.**

IV. ХОТИМА ВА ХУЛОСАҲО

Маърӯзаи пешниҳодшуда имконият медиҳад, ки самаранокии фаъолияти мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон арзёбӣ гардида, мутобиқати фаъолияти ў бо ҳадафу вазифаҳояш таҳлил карда шаванд. Нишондодҳои сифатӣ ва микдорӣ, ки дар Маърӯза оварда шудаанд, дастовардҳои мақомот маҳсуб ёфта, барои муайян кардани нақшаҳои оянда, арзёбии сатҳи фаъолият мусоидат менамоянд ва дараҷаи таъсиррасонии мақомотро ба вазъи умумии ҳуқуқи инсон муайян мекунанд. Ҳамчунин дар Маърӯза нақши мусбии мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсонро ҷиҳати расидан ба ҳадафи ниҳоӣ, тақвият баҳшидани низоми миллии ҳифзи ҳуқуқи инсон, саъю қӯшиши он ҷиҳати қонеъ намудани талаботи ҷомеа инъикос ёфтааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ин давра ба ҳайси шарники боэътимод дар кори ҳифзи ҳуқуқи инсон ва тарғиби ғояҳои ҳимояи ҳуқуқ муаррифӣ гардида, дар ин самт механизми самарабаҳш буданашро нишон медиҳад.

Мақомот бо назардошти принсипҳои мустақилият, соҳибқасбӣ, дастрасӣ, шаффоғият, баробарӣ ва манъи табъизи фаъолияти худро дар ҳамbastагӣ ва ҳамкорӣ бо мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, мақомоти худидоракунӣ, соҳторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва институтҳои ҳуқуқи инсони дигар кишварҳо ба роҳ мондааст.

Фаъолияти мақомот барои ҳимояи шахсоне, ки ҳуқуқҳояшон халалдор шудаанд (шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бешаҳрванд), инчунин гурӯҳҳои осебпазир дар самтҳои зерин сурат гирифтааст:

- ҳалли шикоятҳои мушаҳҳас нисбат ба қарор ё амали (беамалии) мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин масъалаҳои муҳокимаи одилонаи судӣ дар мурофиаҳои судӣ;

- пешниҳоди тағириу иловаҳо ба қонунгузорӣ ва амалияи татбиқи онҳо дар соҳаи ҳуқуқи инсон тавассути ошкор намудани ҳуқуқвайронкуниҳои хусусияти мунтазам дошта, инчунин пешниҳоди таклифҳо оид ба такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон;
- пешгирий намудани вайронкунии ҳуқуқи инсон тавассути татбиқи барномаҳои таълимӣ ва маърифатӣ барои аҳолӣ ва кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ.

Бояд қайд кард, ки мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳамчун мақомоти навтаъсис ва ташаккулӯбандана ба ҳайси механизми иловагии ҳифзи ҳуқуқи инсон дар доираи салоҳияти худ амал намудааст. Мушкилоти мавҷуда дар фаъолият низ ба ҳамин сабабҳо вобастааст.

Аз ин лиҳоз, мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар истифодаи воситаҳои асосии кор ҷиҳати қабул ва баррасии муроҷиати шаҳрвандон, таҳлили қонунгузорӣ ва амалияи татбиқи он, санчиши риояи ҳуқуқи инсон, таҳлили ҳолатҳои ҳуқуқҳои вайроншуда ва пешниҳоди тавсияҳо ба мақомоти даҳлдори ҳокимияти давлатӣ қадамҳои аввалин гузоштааст.

Такмили фаъолияти ҳуқуқӣ, ташкилӣ, илмию таҳлилӣ, иттилоотию маълумотдиҳии Дастгоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, ба роҳ мондани фаъолияти Шӯрои коршиносон, таъсиси қабулгоҳҳои ҷамъиятӣ, ташкили сомонаи интернетии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, гузаронидани санчиши арзу шикоятҳо ва мониторингҳо оид ба ҳуқуқҳои алоҳидаи инсон, тақвияти ҳамкориҳо бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои гайриҳуқуматӣ ва созмонҳои байнамилалӣ, институтҳои ҳифзи ҳуқуқи инсони дигар давлатҳо, воситаҳои ахбори омма, баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон аз ҷумлаи масъалаҳоеанд, ки ҳаллу фасли онҳо фаъолияти мақомотро боз ҳам самарабаҳш мегардонад.

Ин масъалаҳоро Стратегияи рушди мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон барои солҳои 2011-2015, ки таҳия шуда истодааст, дар бар ҳоҳад гирифт. Бар замми ин, мақомот тасмим гирифтааст, ки бо мақсади баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар заминай Барномаи системаи давлатии омӯзиши соҳаи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки солҳои 2001-2010-ро дар бар мегирифт, Барномаи нав таҳия намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

Дар маҷмӯъ барои беҳтар гардидани фаъолияти минбаъдаи мақомот шароити зарурӣ муҳайё мебошад. Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон салоҳиятҳои васеъ муқаррар шудаанд. Аз ҷумла, фаъолияти он тамоми самтҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро фаро гирифтааст.

Аз ин рӯ, бо камоли боварӣ гуфтани мумкин аст, ки мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар доираи салоҳияти худ ҷиҳати пешгирий, риоя ва барқарор намудани ҳуқуқу озодиҳои вайроншудаи инсон ва шаҳрванд саҳми босазои худро мегузорад.